



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО



ACTED
Agency for technical cooperation and development.



ТАДБИРХОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ДАР РОҲИ КОМЁБ ГАШТАН БА ТАЪМИНОТИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Апрели 2010

Таҳлили мазкур ба шарофати дастгирии мардуми Амрико бо воситаи Очонсии ИМА оид ба рушди байналмиллал (USAID) дар чаҳорчӯбаи барномаи грантии Лоиҳаи USAID оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва инчунин дастгирии молиявии ташкилотҳои CECI ва ACTED омода шудааст. Муаллифи таҳлили мазкур Ассотсиатсияи Агробизнеси Тоҷикистон мебошад.

ТАДБИРҲОИ БАЛАНД
БАРДОШТАНИ
САМАРАНОКИИ СОҲАИ
КИШОВАРЗӢ ДАР РОҲИ КОМЁБ
ГАШТАН БА ТАЪМИНОТИ
БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Ба мазмуни маводи мазкур муаллиф масъул мебошад ва ин маълумот метавонад
бо фикри USAID ё ин ки Ҳукумати ИМА мувофиқат накунад.

МУНДАРИЧА

РЎИХАТИ ИХТИСОРАХО	1
МУҚАДДИМА.....	2
§1. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ АМАЛИИ ХОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ-ФЕРМЕ҆Й ВА ТА҆МИНОТГАРОНИ ВОСИТАҲОИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ТОЧИКИСТОН.....	3
§2. МУАЙЯНСОЗИИ МАСъАЛАҲОИ АСОСИЕ, КИ РУШДИ КИШОВАРЗИРО БОЗМЕДОРАНД.	6
§3. ТАВСИФИ ҲУҚУҚИИ САНАДҲОИ МЕъЁРӢ-ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН.....	10
§4. ТАВСИФИ ТА҆ЧРИБАИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ДАВЛАТҲОИ ХОРИЧА ОИД БА ТА҆ТБИҚИ ҲА҆ЦМИ ААИ	14
§5. ДАЛЕЛҲОИ БОСАМАРИ ИҚТИСОДИИ КАМ КАРДАНИ ҲА҆ЦМИ ААИ ҲАНГОМИ ВОРИД НАМУДАНИ ВОСИТАҲОИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ.....	19
ХУЛОСА.....	24
ТАВСИЯҲО	25
ЗАМИМАИ № 1	27
ЗАМИМАИ № 2	29
ЗАМИМАИ № 3	30
ЗАМИМАИ № 4	31
ЗАМИМАИ № 5	32
ЗАМИМАИ № 6	33
ЗАМИМАИ № 7	37
ЗАМИМАИ № 8	40
РЎИХАТИ САРЧАШМАҲОИ ИСТИФОДАШУДА.....	43

РЎИХАТИ ИХТИСОРАҲО

ААТ	Ассоциатсияи Агробизнеси Тоҷикистон
КАС	Комплекси агросаноатӣ
КГ ҶТ	Кодекси гражданини Ҷумҳурии Тоҷикистон
КА ҶТ	Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
КГ ҶТ	Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон
ВМҚБ	Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон
ХДФ	Хоҷагии дехқонӣ (фермерӣ)
Намояндагони КА	Хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ва воридкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ
Воситаҳои истеҳсолоти	
кишоварзӣ	Нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо
СУС	Созмони умумиҷаҳонии савдо
АГТ ва С	Аҳдномаи генералӣ оид ба тарифҳо ва савдо
ҶТ	Ҷумҳурии Тоҷикистон

*Рушди соҳаи кишоварзӣ барои ташаккули
мустаҳкам ва босуръати иқтисодиёти мамлакат
асоси боэътиимод мегузорад¹*

Э. Раҳмон.

МУҚАДДИМА

Рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосии таракқиёт ва мустаҳкам намудани иқтисодиёти мамлакатро дарбар мегирад. Дар даҳҳо соли охир, комплекси агросаноатии Тоҷикистон якчанд маротиба ислоҳоти муҳталифро аз сар гузаронида, ба азнавсозӣ ва таҷдид рӯ ба рӯ гардид. Бо боварии қатъӣ наметавон гуфт, ки тадбирҳои андешидашуда чӣ нақшу мақом доранд. Ба ҳар ҳол, тағйироти муайян дар КАС рух доданд, vale на дар он ҳаҷми зарурие, ки барои барқарор намудани соҳаи кишоварзӣ муҳим мебошад. Мушкилоти соҳаи кишоварзӣ то ҳол ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳим боқӣ мемонад. Соҳибкорони КАС ва мақомоти давлатӣ ҳар рӯз бо масъалаҳои бисёре дучор мешаванд, ки ба ҳочагии қишлоқ таъсири манғӣ расонида, раванди ташаккули онро бозмедоранд. Мавҷудияти муаммоҳои гуногун ин соҳаро на танҳо барои маблағгузорони дохилӣ, балки барои сармоягузорони хориҷӣ низ ҷалбнашаванд мегардонанд.

Тадқиқоти мазкур дар ҳуд мақсади таҳқики тавсия ва нуқтаи назари пешинаи дигар ташкилотҳоро намегузорад. Бинобар ин, мутахассисони ААТ нуқтаи назари ҳуд ва ҷорабинихоеро, ки татбиқи амалии онҳо барои мустаҳкам намудани иқтидори мавҷудаи соҳаи кишоварзӣ ва рушди минбаъдаи он мусоидат мекунанд, пешниҳод менамоянд.

¹ Ниг.: Паёми Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ба Ҷаҳонгирии Олии ҷТ (30. 04 2007 с.).

§1. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ АМАЛИИ ХОЧАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ- ФЕРМЕРӢ ВА ТАҶМИНОТГАРОНИ ВОСИТАҲОИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Баъди ба даст овардани истиқолият, Чумхурии Тоҷикистон, чун дигар кишварҳои ҷавон ба муаммоҳои зиёди иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҳукуқӣ рӯ ба рӯ гашт. Ба давлат зарурате пешомад, ки барои баромадан аз ин ҳолат як қатор ҷораҳо андешад. Яке аз масоили мухим ин ташкили иқтисодиёти мӯътадил ва мутобиқан ба нақшай муайян ташаккулёбанда маҳсуб мешавад. Дар ин давр соҳаи кишоварзӣ, ҳамчун тамоми иқтисодиёт дар ҳолати саҳти бӯхронӣ қарор дошт. Амалан ҳамаи колхозу совхозҳо муфлис шуда, норасоии: тухмӣ, нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ва техникаи кишоварзӣ ба мушоҳида мерасид. Ҷунин ҳолатро як қатор сабабҳои дигар низ ба вучуд меовард, ин қанда шудани муносибатҳои ҳочагдори бо чумхурияҳои собиқ ИҶШС, қатъ шудани воридоти воситаҳои бучавӣ аз марказ (буҷаи иттифоқӣ), ки 40%-и буҷаи Тоҷикистонро ташкил менамуд, идомаи ҷангӣ шаҳрвандӣ ва бо суръати тез иҳтисоршавии маҷмӯи маҳсулоти дохила.

Яке аз тадбирҳои танзими ҳолати ба пешомада, ин ба иҳтиёри колхозу совхозҳо додани мустақилияти пурра буд. Фаъолияти мустақилона ин маъни онро дорад, ки ҳочаги аз ягон тараф ёрии моддии бе бозгашт нагирифта, балки худ ба қарорҳои қабулкардаи худ ба шакли моли ҷавобгу мебошад, ҳочагидориро мутаносибан ба маблаги дар хисоби худ дошта пеш мебарад. Дар шароити вусъатёбии муносибати бозоргони амалҳои ҳочагидори бо нишондодҳои мустақилияти пурраи иқтисоди ва озодии юридики ҳангоми қабули муносибати фаъолияти ҳочагидори, ба истифодаи манбаҳо, ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолмешуда ва наргузории маҳсулотро бе даҳолати давлат мустақилона қабул менамояд. Аз ҳамин сабаб барои нигоҳ доштани соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон қабули қарор дар бораи гузаронидани ислоҳоти замин, пешбинӣ шуд, ки ислоҳот имконият медиҳад, соҳаи кишоварзиро аз бӯхрон раҳо дода, дар замина барои таъсиси иқтисодиёти мӯътадил, рақобатпазир ва устувор мусоидат намояд. Барои мувваффақ шудан ба мақсади пешгузошта, ислоҳот ба комёбии вазифаҳои зерин равона гардида буд:

- Мухайё соҳтани шароити якхелаи баробархукук, барои рушди ҳочагидорӣ новобаста аз шакли моликияти заминистифодабарандагон
- таъсиси иқтисодиёти бисёрсоҳа
- самаранок истифодабурдани замин² ва муҳофизати он.

Аз аввали гузаронидани ислоҳот, маҷмӯи тадбирҳои гуногуни байнисоҳавӣ андешида шуд, тадбиқи амалии он, барои анҷоми корҳои зерин мусоидат менамуд: якум, дар оянда боздоштани вайроншавии соҳаи кишоварзӣ, дуввум, барои мустаҳкам намудан ва рушди даврагии он мусоидат намояд. Моҳиятан дар мамлакат гузариш аз иқтисодиёти маъмурий-фармонфармой ба таъсиси муносибатҳои бозоргонӣ сурат гирифт, ки дар он нақши асосӣ ба ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) гузашта шуд. Онҳо ворисони ҳуқуқии азnavtashkiлшудаи колхозу совхозҳо гардианд. Қайд намудан зарур аст, ки дар қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон солҳои тӯлонӣ худи мағҳуми «ҳочагии фермерӣ» вучуд надошт.

Айни ҳол дар қонунгузории ҷории Чумхурии Тоҷикистон ҷунин фахмиш барои ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) муқаррар шудааст. Дар он субъектҳои мустақили ҳочагидорӣ фаъолияти худро ҳамчун соҳибкор бе таъсиси шаҳси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд, ки фаъолити соҳибкории онҳо аз меҳнати як шаҳс, аъзоёни як оила ё гурӯҳи одамон, ки фаъолияташонро дар якҷоягии як китъай замин ва ё дар якҷоягии моликияти ба онҳо тааллукдощта иҷро менамоянд. Барои рушди соҳаи кишоварзӣ, қабули санадҳои меъёрий- ҳуқуқӣ аҳамияти мухим дорад. Вобаста ба ин қайд менамоем қабули Қонуни ҶТ

² Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти замин»

«Дар бораи хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)»-ро , аз 10 май соли 2002 № 48 ки холо бе эътибор мебошад ва Қонуни нави ҶТ « Дар бораи хоҷагиҳои дехқонӣ» аз 19 май соли 2009 № 526,ки холо фаъолияти хоҷагиҳоро ба танзим медарорад. Қонуни мазкур ташкили хоҷагиҳои фермериро бо нишондоди зерин муайян менамояд:

- хоҷагии дехқонии инфиродӣ, ки фаъолияти соҳибкории меҳнати як шахсро инкиос менамояд;
- хоҷагии дехқонии оилави, ки дар он фаъолияти корӣ, дар шакли соҳибкории оилавӣ бо моликияти якҷоя ба роҳ монда мешавад;
- хоҷагии дехқонии колективӣ, ки дар шакли рафоқати оддӣ ва дар асоси саҳми умумии моликият таъсис ёфта, бо шартнома дар бораи фаъолияти якҷоя асоснок шудааст.

Интихоби шакли ташкилӣ-хуқуқӣ барои рушди хоҷагии фермерӣ аҳамияти муҳим дорад, вале кадом шакли хуқуқиро интихоб нақунад ҳадафҳои он ба даст овардани даромадро ифода мекунанд ё ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ мебошанд, бетағир хоҳанд монд³.

Аз рӯи маълумоти Кумитаи давлатии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи умумии хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)-и таъсисёфта дар соли 2008 бештар 30000 ададро ташкил намуд. ҳамин тавр, мо метавонем гӯем, ки ислоҳоти замин, аз солҳои 90-ум сар карда то имрӯз давом дорад. Чунон ки вақт нишон дод, хато намешавад агар гӯем, ки мустақилияти ба хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) дода шуда, бе пешниҳоди дастгирии мустаҳками молиявӣ онҳо, барои устувор намудани соҳаи кишоварзӣ ва рушди иқтисодиёт мусоидат карда наметавонад.⁴

Айни замон, мисли солҳои пеш хоҷагиҳои фермерӣ мушкилоти гуногуне доранд, ки барои рушди онҳо монеаи бисёре вучуд доранд. Масалан, нарасидани нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии муҳофизати растаниҳо, зиёд шудани ӯҳдадориҳои қарзии фермерҳо ва гайра. Ҷайричашмдошт чунин ҳолат дар ҳаҷм ва сифати маҳсулоти истеҳсолшуда ва нарҳи он бетаъсир намемонад. Ба ҳолати зерин таваҷҷӯҳ зоҳир мекунем: ҳаҷми маҳсулоти кишоварзии дар доҳили мамлакат истеҳсолшаванд ба таъмини талаботи аҳолии Тоҷикистон кофӣ намебошад. Аз ин рӯ қисми асосии бозорро молҳои кишоварзии хориҷӣ ташкил медиҳад.

Соҳаи кишоварзӣ бинобар камдаромад буданаш барои маблағгузорони хориҷӣ соҳаи камҷалбшавандай иқтисодиёти Тоҷикистон ҳисоб мейбад. Аммо ба ин нигоҳ накарда ин соҳа яке аз шоҳаҳои муҳими иқтисодиёти Тоҷикистон ба шумор меравад, ки инкишоф доданаш ногузир аст. Дар дехот қисми зиёди аҳолии мамлакат зиндагӣ мекунад. Масалан, аз рӯи маълумоти охирини Кумитаи давлатии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2002 дар дехот аз чор се ҳиссаи аҳолӣ умр ба сар мебурд.

Вобаста ба ин сектори кишоварзӣ соҳаи заравар буда, бисёре аз фермерҳо аз сабаби набудани имконияти гирифтани даромади мӯътадил ва музди кофӣ, барои таъмини оила маҷбур мешаванд, ки оилаҳои худро гузошта, барои кор ба дигар давлатҳо раванд. Ин ҳолат на ба инкишофи соҳаи кишоварзӣ балки ба фаношавии он оварда расонида камбизоатии мардумро дар дехот зиёд менамояд. Аз ин рӯ вазифаи асосии давлат ин таъмини баландтарини мароми соҳаи кишоварзи мебошад, ҳам барои ҷалби маблағгузорони хориҷӣ ва ҳам барои ҷалби дехқони оддӣ ба ин соҳа.

Бисёре аз ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ - инвесторҳо, бо воситаи бастани аҳдномаҳои фучерӣ кӯшиш мекунанд, ки ба хоҷагиҳои фермерӣ кӯмак намуда, соҳаи кишоварзии

³Кодекси гражданини ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 2 қисми 3 фаъолияти соҳибкориро муайян кардааст. Мутобиқи моддаи зикршуда фаъолияти соҳибкорӣ: фаъолияти мустақилонае мебошад, ки дар асоси таваккули фаъолият барои гирифтани даромад равона шуда аз истифодаи моликият, фурӯши мол, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ ба шахсоне, ки бо тартиби муқаррарномудаи қонун ба қайд гирифта шудаанд, равона гардидааст.

⁴ Бо таҳлили дараҷаи иқтисодиёт дар сектори кишоварзӣ нишон додани индекси маҳсулоти доҳилии кишоварзӣ (Замимаи № 7) ва маҳсулоти доҳилӣ дар соҳаи кишоварзӣ зарур аст (Замимаҳои №6, №5)

Тоҷикистонро боло бардоранд. Ёрии асосии ширкатҳои фучерӣ дар пешниҳоди амволи зарурӣ бо роҳи қарздиҳӣ, расонидани хизматҳои маслиҳатӣ, таъминот бо тухмӣ, нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниӣ, ки ба онҳо фермерҳо ниёз доранд, суръат мегирад. Дар лаҳзай гузаронидани таҳқиқоти мазкур дар Тоҷикистон беш аз 70 ташкилоти воридгар ба қайд гирифта шудааст, ки бо ҳочагиҳои фермерӣ ҳамкории зич доранд. Ба қӯшишҳое, ки ширкатҳои фучерӣ анҷом медиҳанд, нигоҳ накарда онҳо низ ҳамчун фермерҳо ба мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ мешаванд. Ба шумори масъалаҳои муҳим, ки ба онҳо воридкунандагони воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон, баланд будани дараҷаи пардоҳти боч ва андози гумруқӣ, мушкилот ва давомнокии ба расмиятдарории ҳӯҷҷатҳои иҷозатдиҳанда барои фуруши воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ дохил мешаванд. Ба ҳолати нокифоя ва пӯшида будани аҳбор дар бораи дараҷа ва хизматрасонии мақомоти давлатӣ ба намояндагони КА таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир менамоем.⁵ Мавҷудияти ҳолати зикршуда ба он оварда мерасонад, ки ҳамаи ҷораҳои андешидан ширкатҳои фучерӣ барои расонидани қӯмак ба ҳочагиҳои фермерӣ бенатиҷа мемонанд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Тоҷикистон соҳаи маҳсуси саноати ба истехсоли нуриҳои минералӣ ва воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо машғул шаванд, коғӣ нестанд. Яке аз сабабҳо дар он ифода мешавад, ки дар Тоҷикистон захираҳои ашёи хом барои коркард мавҷуд нест. Маълум аст, ки воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо, нуриҳои минералӣ (маҳсусан нуриҳои калийӣ ва фосфорӣ), ҳамчунин тухмӣ воситаҳои асосии фаъолияти ҳочагиҳои фермерӣ маҳсуб мешаванд.

Чунин ҳолат барои рушди ҳочагии фермерӣ аз ҷанд ҷиҳат таъсири манғӣ мерасонад. Фермерҳо маҷбуранд, ки воситаҳои истехсолоти кишоварзиро аз фурушандагоне ҳаридорӣ намоянд, ки онро бо роҳи ғайриқонунӣ ворид мекунанд. Дар раванди гузаронидани санчиш беш аз 70 % пурсидашудагон қайд намуданд, ки фурӯшандагон ягон хел маълумот дар бораи моли фурӯҳташаванда пешниҳод намекунанд (масалан: дар бораи сифати ҳифзи воситаҳои кимиёвӣ, нуриҳои минералӣ). Чунин амали фурӯшандагон пеш аз ҳама ҳолате пеш меорад, ки онҳо барои фурӯш ягон ҳӯҷҷати иҷозатдиҳандаро надоранд, аммо ҳочагиҳо маҷбуранд онро ҳаридорӣ намоянд. Дар натиҷаи истифода набурдани воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо аз ҳашароти зараррасон ва бемориҳои гуногуни растаниҳо ҳочагиҳо зарар мебинанд. они часто получают отказы от ўзащиты, минеральных удобрениях)

Дар фосилаи ҷанд соли оҳир ҳочагиҳои фермерӣ дар ҳолати душвор ва мураккаб қарор доранд, ки ин на танҳо ба рушди дохилии онҳо, балки ба ташаккули иқтисодиёти Тоҷикистон таъсири манғӣ мерасонад.

⁵ Дар бораи мушкилоти мавҷудае, ки бо онҳо таъминкунандагони воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ барҳӯрд мешаванд, муфассалтар дар фаслҳои оянда сухан ҳоҳад рафт.

§2. МУАЙЯНСОЗИИ МАСЬАЛАҲОИ АСОСИЕ, КИ РУШДИ КИШОВАРЗИРО БОЗМЕДОРАНД.

Бо мақсади муайян кардани мушкилоти асосие, ки ҳочагиҳои фермерӣ ва воридкунандагони воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ дучор мешаванд, бо намояндагони соҳаи кишоварзӣ дар вилоятҳои Суғду Ҳатлон ва Бадаҳшони Қӯҳӣ пурсиш гузаронида шуд. Шумораи умумии пурсидашудагон 572нафар соҳибкорро⁶ ташкил дод, ки аз чумла онҳо ҳочагиҳои фермерӣ – 547адад, воридкунандагони воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ - 25 нафарро ташкил дод. Дар ҷараёни таҳлили пурсишномаҳо мушкилоти асосие, ки бо онҳо намояндагони КАС дучор мешаванд, муқаррар карда шуд. ҳамаи мушкилоти муқарраргардида бо ду гурӯҳи асосӣ ҷудо намудан мумкин аст. Ба гурӯҳи аввал мушкилоте дохил мешаванд, ки ба онҳо мустақиман ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) дучор мешаванд. Ба гурӯҳи дуввум мушкилоте шомиланд, ки воридкунандагони воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Аз рӯи натиҷаҳои пурсиши гузаронидашуда дар ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) маълум мешавад, ки онҳо дар ҷараёни ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ бо масъалаҳое вомехӯранд, ки ба рушди минбаъдаашон таъсири манғӣ мерасонад. Муаммоҳои нисбатан паҳнгардида ва ҳаллаш мушкил, инҳоянд:

- 1. Норасони воситаҳои кимиёвии хифзи растаниҳо⁷.** Солҳои охир дар Тоҷикистон ҷорабинҳои агротехникӣ, маҳсусан коркарди кимиёвии бօғ ва ангузор ба муқобили бемориҳо ва заرارрасонандагон суръат нагирифтааст. Мисолҳои зиёде шаҳодат медиҳанд, ки сабаби ҳосили паст доштани бօғ ва токзорҳо, паҳншавии намудҳои гуногуни бемориҳои сирояткунандаи бактериавӣ, вирусӣ ва зиёд шудани шумораи заرارрасонандагон мебошад.⁸ Пешниҳод мешавад, ки ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи мубориза бар зидди қасалиҳо ва ҳашароти заرارрасони бօғу токзори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010» аз 4 июли соли 2006 №290 эътибор дода шавад. Дар Барнома натиҷаҳои таҳлили ҳолати бօғу токзорҳо нишон дода шудааст, ки мутобиқи он, дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурий, вобаста ба шароити иклими ва намуди дараҳтон, беш аз 20 намуди беморӣ ва 55 намуди заرارрасонандагон паҳн шудаанд. Аз чумлаи паҳншудатарин инҳоянд: бемории кирмзании себу нок, пажмурдашавӣ, тобхӯрии баргҳои шафттолу, оидиуми ангур, пӯсидашавии ситрусиҳо, саратони сиёҳи бактериалий; аз заرارрасонандагон – кирми себхӯр, шапараки тухмӣ, сарсӯзанаки туркистонӣ, кирми пойғафси зардолу, ширинча ва ҳашароти дараҳти нок, ширинчай барг, кирми ангур ва гайра.

Дар натиҷаи бемориҳои растаниҳо ва ҳуҷуми ҳашарот ҳочагиҳои фермерӣ ҳамасола то 50% маҳсулоти истеҳсолмешударо аз даст медиҳанд. Аз ин рӯ зиёд шудани истеҳсоли мева ва ангур, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва беҳдошти сифати онҳо бе истифодаи воситаҳои кимиёвии хифзи растаниҳо гайриимкон аст. Дар 10-15 соли охир дар қаламравии ҷумҳурий коркарди воситаҳои кимиёвии хифзи растаниҳо гузаронида нашудааст, ки ин ба рушди афзудани шумораи заرارрасонандагон ва зиёд гардидани сарчашмаҳои бемориҳои сирояткунанда мусоидат мекунад. Сабаби асосии паҳн шудани бемориҳо ва заرارрасонандагон нокифоя будани маблаг, қиммат шудани нархи воситаҳои кимиёвии хифзи растаниҳо, сӯзишворӣ ва техникаи маҳсус мебошанд.

Маълум мешавад, ки ҳангоми истифодаи воситаҳои муосири кимиёвии хифзи растаниҳо ҳочагиҳои фермерӣ метавонанд, ки маҳсулоти босифат истеҳсол намоянд ва ин албатта даромади хуб ҳам медиҳад. Ба ҳисоби миёна ҳочагии

⁶Намунаи пурсишнома дар замимаҳои № 5, № 6 мавҷуд аст

⁷Ба ин муаммо 98%-и пурсидашудагон посух гуфтанд.

⁸Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи мубориза бар зидди қасалиҳо ва ҳашароти заرارрасони бӯи токзори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010», аз 4 июли 2006 с. № 290.

фермерӣ барои ба даст овардани воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо барои 1га ҳамасола аз 100 то 300 доллари ИМА сарф мекунад⁹.

2. Мушкилоти дигаре, ки ҳочагиҳои фермерӣ ба он рӯ ба рӯ мешаванд, **нарасидани нуриҳои минералӣ ва органикӣ** мебошад¹⁰. Ба фермерҳо зарур аст, ки барои гирифтани ҳосили баланд бояд ба таркиби хок нуриҳои минералӣ ҳамроҳ намоянд (хоки ҳосилхез ба вучуд оваранд)¹¹. Бояд қайд кард, ки нуриҳои минералии аз ҳама талаботи зиёддошта, нуриҳои фосфордор ва калийдор мебошанд. Дар ҷараёни мулоқот бо ҳочагиҳои фермерӣ қайд гардид, ки барои ҳосилхезии хок ба ҳисоби миёна ба ҳар 1га аз 500 то 700 доллари ИМА сарф мешаванд. Дар сурати қиммат будани нуриҳои минералӣ бисёр ҳочагиҳои фермерӣ онро пайдо карда натавониста, бештар аз пайи ҷустани нуриҳои минералии арzon мешаванд ва ҳаридори менамоянд, ки сифати паст доранд. Дар ҷунин ҳолат ҳочагиҳои фермерӣ маҷбур ҳастанд, ки ба «бозори сиёҳ» муроҷиат намоянд. Ба таври маҳсус қайд кардан зарур аст, ки дар натиҷаи аз меъер кам истифодаи нуриҳои органикӣ ва минералӣ камшавии ҳачми моддаҳои органикӣ дар таркиби хок камшуда, ҳосилхезии заминро паст мегардонад.¹²
3. Норасони тухмиҳои ҳушсиғат.¹³ Ҳочагиҳои фермерӣ барои ҳаридории тухмиҳои ҳушсиғат низ ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешаванд. Тоҷикистон бо он, ки шароити ҳуби иқлими ва мавқеи ҷуғроғии мувоғиқ дорад, метавонад парвариши бисёре аз анвоъи маҳсулоти қишоварзиро, ки на танҳо дар бозори доҳилии мамлакат, балки берун аз он ҳаридори зиёд доранд, ба роҳ монад. Ба таври мисол бо истифодаи ҳолати вучуд дошта парвариши лаблабуи қандро ба роҳ монда аз он истехсоли шакарро ҷорӣ кардан мумкин, ки ин ҳоло ҳиссаи қалони ҳачми воридотро дарбар мегирад, ғайр аз ин ташкили парвариши офтобпараст барои таконӣ истехсоли равғани офтобпараст, истифодаи партови онро барои ҳӯроки чорво мешавад.
4. Сифати заминҳо. ҳангоми таҷдиди колхозу совхозҳо ба бисёре аз ҳочагиҳои фермерӣ заминҳои лалмӣ ё камоб дода шуданд. Заминҳои қишоварзии обӣ дар Тоҷикистон ба микдори кофӣ вучуд надорад. Бо назардошти ҷароғоҳ ҳачми умумии онҳо танҳо 4,57 миллион гектарро ташкил менамояд, аз ҷумла заминҳои қишишаванда ҳамагӣ 0,7 миллион га ё 0,11 га ба ҳар сари аҳолӣ рост меояд. Заминҳои ҳосилдиҳанда, ки дар онҳо қисми асосии маҳсулоти қишоварзӣ истехсол мешавад, ба сари аҳолӣ 0,08 га мерасад.¹⁴
5. Мавҷуд набудани техникаи маҳсуси қишоварзӣ¹⁵. Ҷунонки маълумотҳои оморӣ шаҳодат медиҳанд, шумораи тракторҳо ҳамасола кам мешаванд.¹⁶ Аз соли 1992 дар Тоҷикистон аз навсозии техникаҳои қишоварзӣ амалӣ нашудааст. Солҳои зиёд аст, ки дар соҳаи қишоварзӣ коркарди кимиёвӣ тавассути ҳавопаймоҳои АН-2 гузаронида нашудааст. Аз ин рӯ фермерҳо техникаҳои кӯҳнаро, ки дар давраи Шӯравӣ истехсол шудаанд, ба иҷора мегиранд. Ҳочагиҳои дехқоние, ки аз ӯҳдаи иҷора гирифтани ин техника намебароянд, маҷбуранд ин корҳоро бо роҳи дастӣ (тавассути бел ва қаланд) иҷро намоянд. Зарурати коркарди маҳсуси химиёвии растаниҳо низ ҷой дорад.

⁹ Маблаиси ҳарҷшаванда аз ғуногуншаклии воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳои дастрасшаванда вобаста аст.

¹⁰ Ба ин масъала ба беш аз 89 % -и ниёzmandon пурсиш гузаронида шуд. Дар замимаи № 3 ҷадвал дар бораи шумораи нуриҳои минералӣ ва органикӣ барои таъмини ҳосилнокии зироати қишоварзӣ чудошаванда ҷой гирифтааст.

¹¹ Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими давлатии ҳосилнокии заминҳои таъиноти қишоварзӣ»

¹² Қарори Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марта соли 2004 № 86 «Оид ба Барномаи рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015»

¹³ Ба ин масъала 69 % -и пурсидашудагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд.

¹⁴ Қарори Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 май 2002 с. № 209. Қисми 4.6.

¹⁵ Ба ин масъала 75 % -и пурсидашудагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Дар Замимаи №4 ҷадвали шумораи умумии тракторҳо, комбайнҳои ҳосилчамъоваранда ва дигар техника нишон дода шудааст.

¹⁶ Муфассалтар дар ин бора нигаред ба Замимаи № 4.

6. Муаммои таъминоти об¹⁷. Нохияҳои вилояти Суғд мисоли Конибодом, Исфара, Ашт, Истаравшан дорои заминҳои зиёди обёринашаванд ё танқисии обёрий доранд. Дар ин минтақаҳо то 385 ҳазор га замини корамро дехқонон истифода бурда, аз сабаби норасоии об дар вақти зарурӣ, маҳсулоти кишоварзӣ гирифта наметавонанд. Заминҳои киштзор дар ҳудуди мамлакат 32,1% -ро ташкил медиҳад, қисми бокимондаи заминҳо барои истифодаи кишоварзӣ мутобиқ нестанд.¹⁸. Барои таҷхизонидани дастгоҳҳои обкашӣ ё таъсиси хатҳои обдиҳанда, ҳазорҳо доллар зарур аст, ки ҳочагиҳои фермерӣ ин маблагро надоранд. Дар натиҷаи набудани воситаҳои пулӣ барои гузоштани таҷхизоти зарурӣ қисми зиёди заминҳо аз истифода берун мемонад. Агар заминҳои ҳосилхез бо об ва нуриҳои минералӣ пурра таъмин карда шаванд, масоҳати заминҳои обӣ зиёд мешавад. Дар навбати ҳуд ин барои афзудани ҳосилнокии зироати кишоварзӣ боис мегардад¹⁹ ва дар маҷмӯӣ ин корҳо барои барқарорсозӣ ва мустаҳкам намудани соҳаи кишоварзии Тоҷикистон мусоидат ҳоҳад кард.

Ҳочагиҳои фермерие, ки ба заҳираҳои обӣ дастрасӣ доранд, бо муаммои дигаре рӯ ба рӯ мешаванд, ки ин дараҷаи баланди пардохти маблағи истифодаи об мебошад. Ба ҳисоби миёна истифодабарандагон қайд мекунанд, ки ҳамасола онҳо дар ҳаҷми аз 300 то 500 сомонӣ маблағ барои обёрии 1га замин сарф мекунанд, вале заминро ҳамагӣ 5-6 моҳ дар як сол самаранок истифода мебаранд.

7. Муаммои навбатӣ норасоии мутахассисони ҳочагии қишлоқ мебошад. Тақсими колхоз ва совхозҳо ба якчанд ҳочагиҳои дехқонӣ ва фермерии мустақил, ки ба норасогии муттаҳасисон (агроном, химик - кишоварз ва гайра) оварда расонид, ки ин низ барои рӯёнидани микдор ва сифати ҳосил таъсири манғӣ расонид.
8. Мушкилот дар гирифтани қарзҳо²⁰ (шумораи бисёри ҳуҷҷатҳои талабшаванд ва дараҷаи баланди фоизҳои бонкӣ). Аъзоёни ҳочагии дехқонӣ барои гирифтани қарз ба сифати гарав дар назди бонкҳо молу мулки шахсиро мегузоранд. Онҳо барои ин манзили зистро нархгузорӣ (арзиши манзилро корхонаҳои маҳсус муйян менамоянд) карда баъд қарзи бонкӣ мегиранд.
9. Мушкилот дар ҷараёни гирифтани²¹ сертификати ҳуқуқи истифодаи замин. Мавҷудияти ин муаммоҳо аз анҷом наёфтани ислоҳоти ҷорӣ дар соҳаи кишоварзии мамлакат шаҳодат медиҳад²².
10. Қарзҳои²³ корхонаҳои кишоварзии таҷдидшуда миёни ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ва дигар шаклҳои ҳочагидории дар асоси онҳо таъсисёфта мутаносибан бо қитъаи замини гирифтai онҳо тақсим мешавад²⁴. ҳамин тавр, ҳочагиҳои фермерӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ оғоз накарда, ўҳдадориҳои қарзиро соҳиб мешаванд.

Дар таҳқиқоти мазкур муаммоҳои муҳиме, ки бо онҳо ҳочагиҳои фермерӣ бармеҳӯранд, нишон дода шудаанд. Мавҷудияти муаммоҳои зикршуда ба фаъолияти мӯътадили соҳаи кишоварзӣ таъсир мерасонад ва соҳаи асосии иқтисодиётро камдаромад мегардонад.

Дар ҷараёни гузаронидани пурсиш миёни воридкунандагони воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ маълум шуд, ки онҳо низ чун фермерҳо ба як қатор муаммоҳо рӯ ба рӯ ҳастанд. Муаммои асосӣ ба фикри онҳо пардохти дараҷаи баланди ААИ мебошад, ки

¹⁷ Ба ин масъала 38 %-и пурсидашудагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд..

¹⁸ . Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марта соли 2004 № 86 «Оид ба Барномаи рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015» (п.2.3.) тасдиқ шудааст

¹⁹ Ниг.: Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи «Барномаи рушди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2015» аз 02.12.2006 с. № 516

²⁰ Ба ин масъала 27 % -и пурсидашудагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд.

²¹ Ба ин масъала 44% -и пурсидашудагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд

²² Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷдidi соҳтори корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ дар давари солҳои 2002-2005.» аз 01.10.2002 с. № 385

²³ Ба ин масъала 82% -и пурсидашудагон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд.

²⁴ Ниг.: Фармони Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи механизми таҷzими қарзҳои корхонаву ташкилотҳои кишоварзии азnavsoxta ва aznavtâsisisdodašuda» аз 15 апрели 2003 с. № 1054

ҳаҷми умумии он 18% аз арзиши умумии амволро ташкил мекунад. Бар замми ин пардохти бочи гумрукӣ, дигар пардохтҳои гумрукӣ²⁵ ва мушкилот дар ҷараёни гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатномадиҳанда мебошад.

Таъминкунандагон кӯшиш мекунанд, ки ба ҳочагиҳои фермерӣ маҳсулоти ба онҳо лозимаро бо нарҳҳои дастрас пешниҳод намоянд. Гоҳо аз сабаби ҳароҷоти зиёди молиявӣ ва сарғи вақт ин корро карда наметавонанд. ҳолате ба миён меояд, ки аз як тараф барои пурра кардани буҷа ва бо мақсади ҳифзи бозори дохилӣ, давлат бочҳои баланди гумрукӣ пешбинӣ менамояд. Воридкунандагон бочи давлатиро пардохт намуда маҷбуранд ба нарҳи бор ҳаҷми ҳароҷоти худро илова намоянд. Аз тарафи дигар, нарҳи баланд ва кам будани намуди маҳсулот барои қонеъ гардонидани талаботи ҳочагии фермерӣ мувоғиқ нест. ҳамин тавр, фермерҳо моҳиятан зарари зиёд дида, дар ин ҳолат тамоми ҳароҷот бар дӯши онҳо меафтад.

²⁵ Маълумоти нисбатан муфассалро дар бораи намуд ва ҳаҷми бочҳо ҳангоми қашонидани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзиҳо метавонед дар қисмати иқтисодии таҳқиқот ба даст оваред.

§3. ТАВСИФИ ҲУҚУҚИИ САНАДҲОИ МЕЪЁРӢ-ҲУҚУ҆КИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Дар Чумхурии Тоҷикистон ААИ аз соли 1992 ҷорӣ шуда, андоз аз гардиш ва андоз аз фурӯшро иваз кард. ҳоло ААИ дар қатори андозҳои гумруқӣ ва аксизӣ сарчашмаи асосии манбаи даромади буҷаи ҷумҳурияйӣ ҳисоб мешавад. (ҳиссаи ААИ дар нақшай буҷаи давлатӣ барои соли 2010 1,8 млрд сомонӣ ё 58 %-пешбинӣ шудааст. Дар маҷмӯʻ ҳамаи андозҳои воридшаванда 2,9 млрд сомониро дар бар мегирад.) Қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор талаботҳои ҳатмиро пешбинӣ кардааст, ки бояд соҳибкор ҳангоми ворид намудани маҳсулот онҳоро иҷро намояд. Яке аз ин талаботҳо пардохти андоз аз арзиши иловашуда мебошад. Андози мазкур ҳангоми воридот ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта мешавад.²⁶ Новобаста ба он ки воридоти амволро қонунгузории гумруқӣ танзим менамояд, қисми пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва дигар намудҳои андоз дар қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешавад. Таваҷҷӯҳ зоҳир менамоем, ки мутобики Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда ба гурӯҳи андозҳои умумидавлатӣ дохил мешавад. Зеро вай андози гайри мустақим низ мебошад. Бояд қайд кард, ки андоз аз арзиши иловашуда дар аксари давлатҳои иқтисодиёти бозоргонӣ дошта андози гайримустақим ба ҳисоб рафта, дар системаи андозҳои мамлакатҳои мусоир ба вучуд омадааст (бори аввал дар Фаронса соли 1958 ҷорӣ гардид). Паҳншавии ин навъи андоз бо намуди он вобаста аст, ки дар муқоиса бо дигар намуди андозҳо, давлат қисми даромадро дар ҳар давраи истеҳсолӣ ва тақсимот новобаста аз шумораи истеҳсолкунандагони фосилавӣ мегирад. Ин андоз барои ба вучуд омадани даромади буҷа ва таносуби нарҳ ва дар ниҳояти кор ба рушди иқтисодиёти мамлакат таъсир мерасонад.

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 201 қ.з. қоидаҳои умумиро чунин нишон додааст: «**ҳамаи ашҳосе ки, воридоти амволи андоздиҳандаро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал мебароранд, андозсупорандагони ААИ оид ба чунин навъи воридот ба ҳисоб мераванд**». Ҳуди моҳияни институти андоз аз арзиши иловашуда онро ифода мекунад, ки ин навъи андоз ба арзиши заҳираи барои истеҳсоли маҳсулоти гирифташуда гузошта мешавад (иҷрои кор, хизматрасонӣ). ҳамчун андози гайримустақим, андоз аз арзиши иловашуда шакли ворид ба бучаро дар сурати ворид кардани қисми арзиши иловашуда, ки дар ҳамаи давраҳои истеҳсолот ва расонидани бор то ҳаридор ифода мекунад, дорад. Дар маънни иқтисодӣ арзиши иловашуда ҳамчун фарқияти байни арзиши моли фурӯхташаванда (кор, хизматрасонӣ) ва арзиши ҳароҷоти моддӣ, ба истеҳсолот ва гардиш масраф шудааст, фаҳмида мешавад.

Аммо ҳадафи андозбанӣ на арзиши иловашуда, балки амалиёти ҳакиқии фурӯши мол (кор, хизматрасонӣ) дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла воридоти маҳсулот ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар ин ҳолат асоси андоз барои ҳисоби ААИ бо назардошти ҳамаи даромадҳои андозсупорандаро, ки ба ҳисобҳо оид ба пардохти ин маҳсулот дар шакли пулӣ ё молӣ ва вобаста ба ҳусусиятҳои фурӯши моли аз ҷониби тарафҳо ба амал омада муайян карда мешавад.

Бо ин мақсад дастури маҳсус бо номи «Дар бораи тартиби ҳисоб ва пардохти андоз аз арзиши иловашуда» кор карда баромад шуд, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.06.1999 сол тасдик гаштааст.

ААИ ба он гурӯҳи андозҳои дохил мешавад, ки дар Тоҷикистон нисбатан шоҳаи васеъ дошта аз қоидаҳои умумии андоз бо шумораи фаҳмиши зиёд фарқият дорад, ки бо онҳо бевосита ба тартиби ҷамъоварии андоз алоқамандӣ дорад. Вобаста ба ин ААИ яке аз андозҳои мураккаб, барои фаҳмиш ва ҷамъоварӣ мушкил буда, дар вақти ҳисоб ва пардохти он андозсупорандагон ба ҳатогихо роҳ медиҳанд.

²⁶Ниг.: ба моддаи 340-и кодекси Гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон.

Бегуфтугӯ тағирот ва иловаҳои қабулшуда дар танзими муносибатҳои ҳуқуқии андоз равшани муайян дорад, гоҳо тавозуни онҳо ҳолати начандон соддаро барои андозсупорандагон эҷод мекунад, ки он бо нуқтаҳои қонунгузории андоз дучор мекунад, ки на танҳо шарҳи муфассалро талаб мекунанд, балки ба таҳрири қонунгузорӣ аз лаҳзаи қабул ниёз доранд.

Қайд кардан зарур аст, ки барои гурӯҳи муайянни амвол қонунгузор имкониятҳои озод намудан аз пардохти ААИ-ро пешбинӣ мекунад. Масалан, моддаи 211-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои воридро мушахҳас менамояд, ки онҳо аз пардохти ААИ озод карда мешаванд. Дар бораи озодкунӣ аз ААИ сухан карда, қонунгузор пешбинӣ менамояд, ки амалиёти андозсупорӣ ва арзиши он, ба гардиши андозии андозсупорандагон доҳил карда намешавад, аммо амалиёти воридотии маҳсулоти аз ААИ озодкардашуда, ба арзиши воридоти андозбандӣ ҳамроҳ карда намешаванд. Моддаи мазкури Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд соҳаҳои иқтисодиётро, ки воридоти маҳсулотҳо, қисман аз пардохти ААИ озод мебошанд, дарбар мегирад. Барои таҳқиқ ва муқоиса соҳаҳои тиб ва кишоварзро дида мебароем. Дар мисоли соҳаи тиб озод намудан аз ААИ: доруворӣ, таҷхизоти тиббӣ, дорусозӣ ва воситаҳои техникии тиббӣ пешбинӣ шудаанд, дар соҳаи кишоварзӣ: воридоти техникаи кишоварзӣ, мутобики рӯйхати пешбининамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод мебошанд. Қайд намудан зарур аст, ки танҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи муайян намудани рӯйхати озод кардан аз ААИ-ро дорад. Дар ин ҳолат вазорат ва соҳторҳои соҳавӣ ба сифати ташаббускор ба Ҳукумат рӯйхати амволеро, ки ба фикри онҳо бояд аз ААИ озод карда шаванд, пешниҳод менамоянд.

Сараввал мақсад аз озод кардани воридоти техникаи кишоварзӣ аз ААИ якчанд сабабҳоро низ ифода мекард. Ба ақидаи мутахассисони Ассоцисиатсияи Агробизнести Тоҷикистон инҳо:

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд набудани истеҳсолоти маҳсуси техникаи кишоварзии ватаний (тракторҳо, комбайнҳо ва қисмҳои эҳтиёти)
2. Норасонии техникаи кишоварзӣ барои хочагиҳои фермерӣ²⁷.

Аз ҳамин сабаб техникаи кишоварзӣ ҳангоми ворид кардан ба Тоҷикистон аз ААИ барои озод кардан пешбинӣ шуда буд. Имтиёзҳои пешниҳодшуда дар намуди озод кардан аз ААИ аз як қатор омилҳо, ки боиси мустаҳкам ва пуркуват шудани соҳаҳои даҳлдори иқтисодиёт мегарданд, шаҳодат медиҳанд. Дар ҷумҳурӣ таҷрибаи бисёрсола ва хуби озод кардани амвол аз ААИ мавҷуд аст. Масалан, яке аз мисолҳои равшан: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябрь соли 2007 №591 «Дар бораи тасдиқи номѓӯи, воридоти дастгоҳҳои истеҳсоли технологӣ ва қисмҳои эҳтиётии онҳо», ки барои зиёд кардани фонди оинномавӣ ва таҳҷизонидани коргоҳ равона шудаанд, қабул гардид, ки аз пардохти андози арзиши иловашуда ва боҷи гумруки озод карда шудаанд. Дувум Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи рӯйхати доруворӣ, таҷхизоти тиббӣ, дорусозӣ, дастгоҳҳои тиббӣ, ки воридоти онҳо аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумrukӣ озод карда шудааст» аз 3 май 2006 с. № 193, мебошад, ки барои мустаҳкам намудани соҳаи тиб, баланд бардоштани дараҷаи воридоти дорувории сертификатдор ва босифат боис гардидааст, Мақсаднок мебуд ба ин аҳамият дода шавад. Таҳлили муқоисавии ҳар ду соҳаро муфассал дида мебароем. Бо боварӣ пешниҳод намудан мумкин аст, ки аз ААИ озод намудани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ (нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ва тухмиҳои дараҷаи гуногун) ба рушди соҳаи кишоварзӣ таъсири мусбӣ мерасонад.

Дар ҷараёни муқоисаи соҳаҳои тандурустӣ ва кишоварзӣ қайд кардан зарур аст, ки онҳо амалан дар як мавқеъ қарор доштанд. Масалан:

²⁷ Қайд бояд кард, ки бо Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябрь 2007 с. № 489 рӯйхати техникаи кишоварзиеро, ки воридоти он аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми ворид кардан ба ҷумҳурии Тоҷикистон, озод карда шудааст, тасдиқ намудааст. Ба рӯйхати он тавассути Замимаи № 7 шинос шудан мумкин аст.

№ Соҳаи тандурустӣ

1. Мавҷуд набудани заводҳои барориши доруворӣ дар Тоҷикистон
2. Дар шароити вучуд доштани ҳаҷми ААИ, воридоти файриқонунии доруворӣ ба мушоҳида мерасид
3. Аз рӯзи озод намудан аз пардохти ААИ шумораи соҳибкорон, воридкунандагони доруворӣ зиёд гардид, ки ин боиси рушди соҳаи тандурустӣ гашт.
4. Даромаднокии ширкатҳое, ки дар соҳаи тандурустӣ кор мекунанд афзуд, ин барои баланд бардоштани музди меҳнати кормандон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд шудани ҳаҷми пардохти дигар навъҳои андоз мусоидат кард.

Дар ҷараёни қашонидани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ – соҳибкорон ба ҳарочоти бисёри молиявӣ рӯ ба рӯ мешаванд²⁸. ҳангоми муқоисаи Кодекси андоз ва Кодекси гумруқ мебинем, ки моддаи 211-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми муайян бо моддаи 345-и Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат дорад.

Дар кодекси гумруқӣ намудҳои алоҳидаи маҳсулот аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ озоданд. Бо мақсади сабукӣ додан ба корхонаҳо оиди андозбандӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон, дар муроҷиатномаи солонаи худ аз 15 апрели соли 2009 Ҳукумати Ҷумҳуриро барои кам кардани ҳаҷми ААИ аз 20% ба 18% ва андоз аз даромадро аз 25% то 15% барои намудҳои алоҳидаи соҳаи иқтисодиёт вазифадор кард. Супориши мазкур бо қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оиди даровардани тағирот ба кодекси андози ҶТ» аз 19 май соли 2009, ҳалли худро ёфт. Файр аз ин роҳбарони мақомоти иҷроияи давлатӣ вазифадор карда шуданд, ки онҳо ба корбарии ҳоҷагиҳои дехқонӣ аз даҳолат намудан худдорӣ намуда ба онҳо барои дастгирии техникаи кишоварзӣ, тухмӣ ва нуриҳои минералӣ кӯмак расонанд. ҳаҷми андозҳои ғайримустақим 78% ҳаҷми даромади буҷаи Тоҷикистонро, ташкил менамояд, ки ин аз байзе давлатҳои ИДМ зиёд мебошад (Ўзбекистон 51%, Белорус 54% ва Россия 56%), бинобар ин маҷмӯи чораҳои ситонидани андозро, барои дастгирии тиҷорати соҳибкорони миллӣ ҷорӣ кард. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки бекор кардани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ аз ААИ, ба афзудани таҳқурсии андозбандӣ ва сабукии ҳисобӣ ва банақшагирии андозбандӣ оварда мерасонад. Дар шароити буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ, муфлисшавии корхонаҳои калон ва ихтизори қувваи корӣ дида мешавад. Мамлакатҳои тараққикардаистода роҳи ҳалосиро аз бӯҳрони иқтисодӣ бо дастгирии соҳаҳои асосии иқтисодиёт, равнақи соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсолот равона намояд.

Соҳаи кишоварзӣ

Мавҷуд набудани заводҳои истеҳсолоти нуриҳои фосфорӣ, калийдор, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо. Карбамид (аз ҷониби як завод), дар ҳаҷми нокофӣ истеҳсол мешавад ва он барои таъмини 30%-и ҳоҷагии Ҷумҳурий ҳам кифоят намекунад.

Дар шароити кунунӣ қисми зиёди воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ аз сабаби баланд будани ҳаҷми андоз бо роҳи файриқонуний ворид карда мешаванд.

Соҳаи кишоварзӣ барои коргарон ва ҳам барои инвесторон ҳамчун соҳаи камҷалбшаванд ба ҳисоб меравад.

Аз сабаби музди кам ҳамасола мутахассисонӣ ботаҷриборо аз соҳаи кишоварзи мераванд медиҳад.

²⁸ Муфассал дар ин бора нигоҳ кунед ба қисми таҳлили иқтисодӣ

Қайд кардан зарур аст, ки 12 январи соли 2005 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 13 «Дар бораи пешниҳоди имтиёзи пардоҳти боҷи гумруқӣ ва андоз аз арзиши иловашуда ба субъектҳои фаъолияти иқтисодии байналхалқӣ, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сӯзишворӣ, нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳоро тавассути аҳдномаҳои фучерӣ - форвардӣ ворид мекунанд» ба имзо расид. Мувоғики Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон банди.1, пешбинӣ мешавад, ки субъектҳои фаъолияти иқтисодии байналхалқӣ, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сӯзишворӣ, нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳоро тавассути аҳдномаҳои фучерӣ - форвардӣ ворид мекунанд ба мӯҳлати то 6 моҳ аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумруқӣ озод карда мешаванд. Имтиёзи пешниҳодшуда оид ба пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумруқӣ дастгирии хубе аз ҷониби давлат нисбат ба таъминкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ мансуб мешавад.²⁹ Баробари ин, имтиёз ба нарҳгузории маҳсулоти кишоварзии фурӯҳташаванда таъсир намерасонад, яъне шумораи заарҳои расида ва ҳароҷотҳо бетаъғир мемонад.

Яке аз роҳҳои баромад аз ҳолати ба амаломада, ки таъсири муфид ба рушди ҳочагии қишлоқ бояд расонд, иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар моддаи 211 п.5, маҳсусан баъд аз калимаи, «воридоти техниқаи кишоварзӣ», зарур аст, ки ибораи «ва воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ (нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо, тухмӣ)» ворид карда шавад.

²⁹Ба ин масъала аҳамият зоҳир мекунем, ки имтиёзи мазкур ба ҳамаи соҳибкорон-таъминкунандагон дода намешавад, факат ба он ташкилотҳое, ки дар замима аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шудаанд.

§4. ТАВСИФИ ТАҶРИБАИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ДАВЛАТХОИ ХОРИҶА ОИД БА ТАТБИҚИ ҲАҶМИ ААИ

Чумхурии Тоҷикистон бисёре аз шартномаҳои байналхалқиро, ки ба ҳамкорӣ бо дигар давлатҳо оид ба рушд ва мустаҳкам намудани иқтидори иқтисодӣ равона шудаанд, имзо кардааст. Тоҷикистон узви ташкилотҳои мухталифи байналхалқӣ мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки дар доираи мамлакатҳои ИДМ Тоҷикистон аъзои Иттифоки гумруқӣ мебошад. Барои мустаҳкам намудан ва мутобикгардонии равандҳои иқтисоди миёни давлатҳои аъзо ба иттифоқ ҳамаи чораҳоро татбиқ менамояд. Дар доираи иттифоки Гумруқӣ, Тоҷикистон як қатор аҳдномаҳои байнидавлатӣ бо чумхурияҳои Беларус, Қазоқистон, Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо барои рушди дучонибаи муносибатҳои иқтисодӣ ба имзо расонидааст. Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангзории қонунгузорӣ, дар соҳаи танзими фаъолияти иқтисодии байналхалқӣ қабул ва ба ҳукми қонунӣ даровардани як қатор санадҳои қонунгузорӣ чораҳо андешид.

Бояд зикр намуд, ки дар бисёр кодексҳои қабулнамудаи кишварҳои ИДМ меъёрҳои ҳуқуқие мавҷуданд, ки шаҳодати зуҳури рушди фазои ягонаи ҳуқуқӣ миёни давлатҳо мебошанд. Бисёре аз Кодексҳои гумруқӣ дар худ ишораҳоеро ҷой додаанд, ки ҳангоми ворид кардани бор ба мамлакат аз пардоҳти андоз аз ААИ озод карда шудаанд. Ҳуди ҳамон вақт дар ҳамаи кодексҳо қайд шудааст, ки дар ҳолати зарурӣ мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳуқуқи муайян кардани рӯйхати иловагии амволеро, ки ба назари онҳо зарурати озод намудани онҳо аз пардоҳти ААИ мавҷуд аст, дорад. Дар бораи ҳаҷми пардоҳти ААИ сухан карда, қайд бояд кард, ки ҳар як давлат мустақилона дараҷаеро ба назари вай мувоғиқ аст, қабул мекунад. Вобаста ба ин ба «Аҳднома оид ба принсипҳои ягонаи ҷамъоварии андозҳои гайримустақим барои тиҷорати якҷояи давлатҳои аъзо оид ба таъсиси фазои ягонаи иқтисодӣ», таваҷҷӯҳ менамоем, ки ҷонибҳои он Федератсияи Русия, Чумхурии Беларус, Чумхурии Қазоқистон ва Украина мебошанд. Моддаи 3-и ин Аҳднома ба принсиҳи ҷамъоварии андозҳои гайримустақим ҳангоми воридот мебошад, аз ҷумла дар он қайд шудааст, ки «Амволи аз ҳудуди гумруқии яке аз тарафҳо ба ҳудуди гумруқии давлати дигар воридшуда ба андози гайримустақим тааллук дошта, он ба ихтиёри давлати воридкунанда мутобиқи қонунгузории ҳамон давлат мегузарад». Аз рӯи моҳияти худ чунин ифода ба таври мустақим онро ифода мекунад, ки ҳуди давлат вобаста аз дараҷаи рушди иқтисодии худ ҳаҷми андози мустақимро муайян мекунад (аз он ҷумла андоз аз арзиши иловашударо). ҳаҷми ААИ-и ҷамъоварандаро ҳангоми ворид намудани воситаҳои истеҳсоли кишоварзӣ таҳлил намуда, ҳамаи давлатҳоро шартан ба се гурӯҳи асосӣ тақсим намудан мумкин аст.

Ба гурӯҳи аввал давлатҳое ворид мешаванд, ки пурра воситаҳои истеҳсолоти кишоварзиро ҳангоми воридот аз пардоҳти ААИ озод намудаанд ё ҳаҷми онро то 10% муқаррар намудаанд. Ба ин гурӯҳ мамлакатҳои зерин дохил мешаванд:

- Чумхурии Қирғизистон – аз пардоҳти ААИ пурра озод намудааст.
- Чумхурии Ӯзбекистон дараҷаи сифрии ААИ-ро аз 1 июля 1998с то 24.02.2006 с. қабул намуд.
- Фаронса 5,5% муқаррар намудааст.
- Чумхурии Лаҳистон (Полша) ҳаҷми 7% -ро муқаррар намуд ва ғ.
- Ба гурӯҳи дувум мамлакатҳое дохил мешаванд, ки ҳаҷми ААИ-ро аз 10% то 15% муқаррар намудаанд. Ба ин гурӯҳ дохил мешаванд:
 - Ветнам - ҳаҷми ААИ-ро ба андозаи 10% муқаррар намудааст.
 - Корея – 10% ААИ муқаррар намудааст.
 - Ҳиндустон-12,5%

- Қазоқистон-12%

Ба гурӯҳи саввум мамлакатхое ворид мешаванд, ки ҳачми ААИ-ро ба андозай аз 15% то 20% муқаррар намудаанд. Ба ин гурӯҳ дохил мешаванд:

- Ҷумхурии Тоҷикистон – 18% ААИ
- Ҷумхурии Гурҷистон – 18% ААИ
- Федератсияи Русия – 18% ААИ

Ба ин масъала аҳамият додан зарур аст, ки ҳачми муқаррар намудаи ААИ-ро дар Қазоқистон бо ҳоҳиши намояндагони КАС дар фурсатҳои наздик аз нав дида баромада мешавад. Аз мисолҳои оварда равшан мешавад, ҳачми ААИ дар Тоҷикистон, яке аз дараҷаҳои баландро на танҳо байни давлатҳои ИДМ, балки дар байни давлатҳои Аврупо низ ишғол менамояд.

Чунонки таҷрибаи байналхалқӣ нишон медиҳад, ҳачми ААИ аз як қатор омилҳо вобастагӣ дорад. Яке аз чунин омилҳо ҳифзи манфиатҳои истехсолкунандагони дохилӣ аз ҷониби давлат мебошад. Масалан, дар Федератсияи Русия як қатор заводҳои фаъолият доранд, ки ба истехсоли нуриҳои минералӣ ва воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо машғул мебошанд. Махсулоти истехсолнамудаи ин заводҳо барои бо пуррагӣ таъмин намудани талаботи КАС кофӣ буда, бар замми ин бештар таҷрибаи содироти махсулоти кишоварзӣ аз Русия ба дигар давлатҳо, аз ҷумла давлатҳои Осиёи Миёна пахн шудааст. Федератсияи Русия бо соҳиб будан ба заҳираҳои бои табӣ метавонад, ки корхонаҳои саноатии худро бо шумораи зарурии заҳираҳо таъмин намуда, ҳачми зарурии воситаҳои истехсолоти кишоварзиро барои қонеъ гардонидани талаботи соҳаи кишоварзӣ истехсол намояд. Ациб нест, ки дар чунин ҳолат Русия бо соҳиб будан ба ҳамаи воситаҳои техникӣ ва ҳачми ААИ-ро ба андозай 18% муқаррар намудааст. ҳачми муқаррарнамуда аз як тараф барои ҳифзи истехсолкунандагони дохилӣ ва аз тарафи дигар барои мустаҳкам намудани содироти махсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. Қазоқистон низ чун Федератсияи Русия дорои заҳираҳои дохилӣ ва имкониятҳои техникӣ дошта барои рушди соҳаи саноатии истехсоли воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ мебошад. Баробари ин, Қазоқистон нисбат ба Русия ҳарчанд аз лиҳози рушди иқтисодӣ поинтар аст, аммо ААИ-ро ба андозай 12% муқаррар намуд, ки дар қиёс аз Русия 6% кам аст.

Як қатор давлатҳои Аврупо, чун Фаронса ва Полша дараҷаҳои начандон баланди ААИ-ро муқаррар намудаанд. Ин маънои онро дорад, ки давлатҳои мазкур кӯшиш мекунанд, ки маблағгузории хориҷиро барои рушди кишоварзӣ бо пешниҳоди имкониятҳо ба инвесторони хориҷӣ барои ҳамкории як ба як бо истехсолкунандагони махсулоти кишоварзӣ (фермерҳо) ҷалб намоянд.


Намунаи барчастаи ин ба андешаи мо таҷрибаи Ҷумхурии Қирғизистон мебошад. Дар Қирғизистон чун дар Тоҷикистон муаммоҳои хеле монанд мавҷуд мебошад. Ҳоҷагии қишлоқи Қирғизистон, чунонки коршиносони зиёд³⁰ таъқид мекунанд, ба нуриҳои минералӣ ва воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ниёз дошт. Дар Қирғизистон (чун дар Тоҷикистон) заҳираҳои истехсолоти саноати нуриҳои минералӣ ва воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо мавҷуд нест ва ин норасогиро яке аз унсурҳои асосии дастгирӣ барои бозхонди ҳачми ААИ гардид. Дарҳости намояндагони КАС-и Қирғизистонро ба назар гирифта Ҳукумати Ҷумхурии Қирғизистон қарор қабул намуд «Тадбирҳои муваққати баҳри дастгирии истехсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ ва таҳминоти онҳо бо нуриҳои минералӣ ва воситаҳои ҳифзи растаний» дар асоси ин ҷорҷӯй аз 14 май соли 2004 воридоти нуриҳои минералӣ ва воситаҳои ҳифзи растаниҳо аз ААИ бекор карда шуд.

Бо гузаштани 5 сол (аз 2004 то 2009), чунонки бисёре аз коршиносони байналхалқӣ қайд менамоянд, беҳдошти соҳаи кишоварзии Қирғизистон ба мушоҳида расида, марҳилаҳои маблағгузории хориҷӣ зиёд гардид ва ин барои ба миён омадани ҷойҳои нави корӣ, гирифтани ҳачми зиёди махсулоти сифатнок ва ғайра асос шуд.

³⁰ Масалан: Ассоциатсияи Агробизнесменҳои Қирғизистон «Жер Азығы»

Як намунаи дигар метавонад таҷрибаи Ӯзбекистон шавад, ки дар давоми 6 сол ААИ-ро бекор карда, ба рушд ва мустаҳкам гардида ништ. Соҳибкорон ва аъзоёни ААК қайд карданд, баъди аз ААИ озод намудан, соҳтумони корхонаҳои якчояву хурди истеҳсоли заҳрхимикатҳо ва ҳаҷми воридоти нуриҳои минералий якчанд карата афзуд. Ҳоло соҳибкорони қирғиз нуриҳои минералиро аз дигар чумхуриҳо ворид намуда ба Тоҷикистон амчун миёнарав содирот менамоянд.

**Ҳаҷми нуриҳои минералии ба Қирғизистон
ворид шуда**



Аз таҳлили ҳаҷми андози аз арзиши иловашуда дидан мумкин аст, ки фоизи он на танҳо ба ҳолати рушди иқтисодии мамлакатҳо аҳамияти муҳим дорад, балки аз ҳама омили асосӣ ҳосилнокии хок низ мебошад.

Бо мавҷудияти мисолҳои хуб дар рушди ҳочагии қишлоқ дар мамлакатҳое чун Қирғизистон, ки ҳамсояи наздики Тоҷикистон мебошад, имкониятҳои истифодаи таҷрибаи онҳо барои рушди соҳаи қишоварзӣ дар Тоҷикистон мавҷуд аст. Бо гузаронидани муқоисаи шартии мамлакатҳои номбаршуда қайд менамоем, ки муаммоҳои бисёри ба ҳам монанд ба мушоҳида мерасанд, ки бисёре аз онҳо дар Қирғизистон баъди озод намудан аз ААИ-и воридоти истеҳсолоти қишоварзӣ ҳалли худро ёфт. Дар мамлакатҳои тараққикарда низ соҳаи қишоварзӣ ба монанди дигар соҳаҳо андозбандӣ мешавад. Ва дар навбати худ чун расмият ба соҳаи қишоварзӣ андози имтиёзном пешбинӣ шудааст, ба монанди: речай маҳсуси андозбандӣ бо ҳусусиятнокии истеҳсолот: мавсими будани он, вобастагӣ аз таъсири табиии обу ҳаво, бартарии истеҳсолкунандагони хурди оиласӣ. Сиёсати андоз дар соҳаи қишоварзӣ ба ҳалли мушкилиҳои ҳаматарафа равона карда шуда воситаи маблағундориро мақсад надорад, чи хеле, ки бázзехо ақида доранд. Бо истифодаи меъёрҳои андоз намудҳои фаъолият ҳавасманд ва ё маҳдуд карда мешаванд, (ҳавасмандии чораҷӯҳо оиди ҳифзи табиат дар бисёр ҳолатҳо), таъсири андоз ба соҳтори соҳаи қишоварзӣ (андози имтиёзном барои маблағгузории замин, парвариши чорво ва як қатор дигар чораҷӯҳо ба муттаҳидсозии истеҳсолоти қишоварзӣ ва воридоти маблағҳои гайри қишоварзӣ дар ИМА соли 1970 сабаб гардид) Ҳочагии қишлоқ на танҳо ба дараҷаи андоз ва аз усуљҳои андозбанди низ вобастагӣ дорад. Ҳаҷми замин тағирнаёбандა мебошад, бинобар ин афзудани андози замин ба даромади буҷа замовариро нишон медиҳад, баракс андозбандии нуриҳои минералии ба камшаваии истифодабарии инҳо оварда мерасонад. Бовуҷуди ин сабуқӣ дар андозбандии соҳаи қишоварзӣ дар амал ҳамчун як намуди кӯмак дида намешавад, ба нодурустии савдои ҷаҳонӣ мерасонад, бинобар ин аз созишномаи Марокаш ва Уругвай ТҶС (Ташкилоти ҷаҳонии савдо) ва АГТ ва С (Аҳдномаи генералӣ оид ба тарифҳо ва савдо) дар соҳаи қишоварзӣ бароварда шудааст.

Қонун ва пешниҳодоти ААИ фарқияти байни маблағи нархи харид ва фурӯшро дар бар мегирад. Корхонаҳои доимо амалкунандада ҳамеша маҳсулот меҳарад ва мефурӯшад, андозро ба фурӯшандада пардоҳт менамояд, маҳсулотро мефурӯшад ва андозро аз харидор мегирад фарқияти байни андози пардоҳт ва фурӯшро ба буча пардоҳт менамояд.

Дар Федератсияи Русия ба корхонаҳои мавсими амалкунандада, истисно пешбинӣ шудааст, онҳо метавонанд маблағи андози ба фурӯшандада пардоҳт кардаро ба гардиши истеҳсоли ворид карда бо буча хисоббаробаркуй менамоянд (фурӯши маҳсулотро интизор намешаванд). Аз гуфтаҳо бар меояд, ки ААИ муваққатан то мӯҳлати муайян таваққуф гузоштан мумкин. Ин оқилона мебошад корхонаҳои мавсими ашёи бисёрро якбора захира менамоянд ва барои ин маблағи калон сарф мекунанд. Ҳукумати Федератсияи Русия қарори №225 аз 15 марта соли 1993 дар бораи «Тасдики номгӯи корхонаҳо, ки маҳсулот ва ашёро мавсими мекаранд», бо мақсади ААИ муайян кард. Номгуи ташкилотҳо муайян карда шуд, ҳочагиҳои фермерӣ-дехқонӣ ҳочагиҳои миёнарав, ҳочагиҳои захиракунандада, коркарди маҳсулот, ҳочагиҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, тухмии киштӣ, корхонаҳои мубориза бо ёрии ҳашароти фоидаовар, ташкилотҳои истеҳсолкунандада маводҳои биологии байторӣ ва ҳочагиҳои ёрирасони онҳо. Ин воситаи андозбанди низ як намуди кӯмакро аз тарафи давлат дар бар мегирад ва ин шаклро дар Ҷумҳурии мо низ тадбиқ кардан мумкин аст.

Дар солҳои охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудани Тоҷикистон ба Ташкилоти ҷаҳонии савдо кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад. Вобаста ба ин, мақсаднок аст қайд намоем, ки масъалаи андозҳои ғайримустақим дар маркази таваҷҷӯҳи Созмони ҷаҳонии савдо (СЧС) қарор дорад, ки аз рӯи қоида ба объекти андозситонӣ ва лаҳзаҳои ивази амвол ва хизматрасонӣ алоқманд мебошад.³¹ Дар ҳуҷҷатҳои СЧС мағҳуми «андозҳои ғайри мустақим» асосан дар меъёрҳое истифода мешавад, ки мақсади онҳо ба маҳдудкунии ин ё он савдои байналхалқиро дарбар мегирад, яке аз онҳо андозҳои ғайри мустақим мебошад. Аз он ҷумла ба шумораи ААИ бо мақсади ТЧС навъи ААИ, аксизҳо ва дигар андозҳо, ба ғайр аз андозҳои мустақим ва бочҳои воридотӣ дохил мешаванд. Андозҳои ғайримустақим ҳамчун андозҳо аз амвол ва хизматрасонӣ, ба истеҳсолоти маҳсулот дохил карда шуда, чун андозҳои бисёрдараҷа дар марҳилаҳои истеҳсолот дида мешаванд.

Дар преамбулаи аҳдномаи Генералӣ оид ба тариф ва савдо (АГТС) аз соли 1947 миёни вазифаҳои аҳднома аз ҷумла ҷалби пурра ба истифодаи пурраи захираҳо дар тамоми ҷаҳон, васеъ гардонидани истеҳсолот ва иваз намудани амвол қайд шудааст. **Рушди иқтисодиёт ва ивази амвол бо мавҷудияти монеаҳои савдо оштинопазир аст.** Барои ҳамин преамбулаи АГТС – и соли 1947 давлатҳои манфиатдорро барои ба даст овардани мақсад барои гуфтушуниди дучониба ва манфиатовар, ки барои паст кардани тариф ва дигар монеаҳои савдо равона шудаанд, дъявват мекунад. Ҷунин ҳолат амали онро ифода мекунад, ки вақте Тоҷикистон ба СЧС ворид мешавад, зарурати дида баромадани андозҳои мавҷуда ва бочҳои гумrukӣ пеш меояд. Ассоциатсияи Агробизнеси Тоҷикистон пешниҳод мекунад, ки иқтисодиёти Тоҷикистонро наметавон якбора ба меъёрҳои ҷаҳонӣ гузаронид, зоро ин мумкин аст, ки ба иқтисодиёти дохилии Тоҷикистон таъсири манғӣ расонад.

Аmmo ҷорҳои аввалиндараҷа гузаронидан зарур аст. Аз аввал маълум, ки афзоиши ҳаҷми андозҳо ба камшудани ҷамъоварии андоз оварда расонида, тиҷоратро маҷбур месозад, ки ба фаъолияти маҳфӣ гузарад. Фаъолияти маҳфӣ барои тараққиёти иқтисодиёт ва ҷалби маблағгузорӣ монеъяғӣ мерасонад. Сараввал бояд шароити мусоиди андозбандиро таъмин кард, баъд аз маҳсули тараққиёти истеҳсолот, тиҷорати соҳаи кишоварзӣ, ҷойҳои кори иловагӣ ва ба ғанӣ гардонидани буча ноил шудан мумкин.

Вобаста ба маълумоти пешниҳодшуда равшан мешавад ки:

Тоҷикистон яке аз дараҷаҳои баланди ААИ-ро ҳангоми ворид намудани воситаҳои кишоварзии истеҳсолот на танҳо дар муқоиса бо кишварҳои ИДМ, балки бо давлатҳои

³¹ ААИ мебошад (ҷунонки дар боло қайд шуд)

Аврупо соҳиб аст. Мавҷудияти ААИ-и 18%, ба ақидаи мутахассисони ААТ, омили камасос ва беманфиате аст, ки рушди иқдисотиёти дохилии мамлакатро бозмедорад. Кам ва ё бекор кардани ҳаҷми андозбанӣ ба ривоҷи соҳибкорӣ мусоидат менамояд, хусусан ААИ, ки ба соҳибкорон аз сабаби зиёд будан ҳаҷмаш таъсиррасонанда мебошад. Бекор кардани ҳаҷми ААИ ба кам шудани арзиши нарҳи маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ меорад, ки дар маҷмуъ маҳсулоти истеҳсолшударо рақобатпазир менамояд. Бекор кардани ААИ ба воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ҳолати иқтисодии мамлакатро беҳтар намуда ба дехқонон фараҳ мебахшад, гайр аз ин истеъмолкунандагон низ манфиатдор мешаванд. ААИ аз панҷ як ҳиссаи нарҳи маҳсулоти истеъмолиро дарбар мегирад.

§5. ДАЛЕЛХОИ БОСАМАРИ ИҚТИСОДИИ КАМ КАРДАНИ ҲАҶМИ ААИ ҲАНГОМИ ВОРИД НАМУДАНИ ВОСИТАХОИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ

Чунонки қайд гардид, дар Тоҷикистон корхонаи саноатии истеҳсоли нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ва тухмӣ ба дараҷаи кофӣ вучуд надорад. Барои қонеъ гардонидани талаботи хоҷагиҳои фермерӣ ширкатҳои таъминқунанда кӯшиш мекунад, ки ҳамкорони худро дар кишварҳои хориҷӣ пайдо намоянд. Аз рӯи натиҷаҳои пурсиши гузаронидашуда 80%-и таъминқунандагон қайд намуданд, ки дастрасии асосии маҳсулоти онҳо аз Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва дар баъзе мавриҷҳо аз Русия сурат мегирад. Талабот ба нуриҳои минералӣ дар як сол барои соҳаи кишоварзии Тоҷикистон 250 000 тоннаро ташкил менамояд.

Аз руи нишондоди омории Ҳадамоти Гумрукии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **воридоти нуриҳои минералӣ**

Дар соли 2008:

- 19 754 тонн- ба маблағи 4 463 000 доллари ИМА

Дар соли 2009:

- 75 063 тонн – ба маблағи 17 776 000 доллари ИМА.

Воситаҳои ҳифзи растаниҳо –

Дар соли 2008

- 185 тонн- ба маблағи 1 495 000 доллари ИМА

Дар соли 2009:

- 185 тонн - ба маблағи 1 080 000 доллари ИМА

Аз нишондоти зарурӣ ба замин ҳамагӣ 30% нуриҳои минералӣ пошида мешавад.

Ба таври муфассал мисолеро дида мебароем, ки дар раванди он таъминқунандагон, аз лаҳзаи гирифтани маҳсулот то фурӯши он, ки се даври асосиро дарбар мегиранд:

1. Ҷустуҷӯи ширкатҳои ҳамкор аз мамлакатҳои хориҷӣ, барои воридоти маҳсулот.
2. Тартиби ворид кардани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ба Тоҷикистон (ба расмиятдарории намудҳои хуччатҳои зарурӣ).
3. Фурӯши маҳсулоти воридшуда ба хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)

ҳамчун намуна ҳариди як вагон (64 тонна селитра) нуриҳои азоти³² аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ворид кардани он ба Тоҷикистон (ш. Ҳӯҷанд) -ро дида мебароем. Барои ин ба таъминқунанда пеш аз ҳама зарур аст:

1. Бояд барои ҳамкорӣ ширкат (шариконро) аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон пайдо намуд. Барои ин аз як ҳафта то як моҳ мӯҳлат мегузараад. Аз лаҳзаи дарёftи таъминқунанда созишномаи ҳариду фурӯш (ё шартномаи таъмин) имзо карда мешавад. Танҳо бастани шартнома барои фиристодани маҳсулот кофӣ намебошад. Ба шартнома тарафи фурӯшандага инҷунин сертификати сифати бор, сертификати мутобиқат, ҳисобнома (инвойс) ва эъломияти гумрукии ба расмият даровардашудаи маҳсулотро ҳамроҳ мекунад. Арзиши миёнаи нархи (селитра) нурии азоти ҳаридашуда барои 1 тонна 180 доллари ИМА, ё $64 \times 180 = 11520$ долларро дарбар мегирад (аз рӯи шартнома фурӯшандага ба ҳуд ўҳдадории дастраскунии борро бо шароити ДАФ то истгоҳи Бекобод ба ўҳда мегирад).

³² Гуногуншакли нурии минералӣ

2. Аз истгоҳи Бекобод борро қабул намуда, харидор (таъмингар) онро то нуқтаи таъинот дар Тоҷикистон (масалан, шаҳри Ҳуҷанд) мерасонад. Арзиши хизматрасонии роҳи оҳан оид ба дастрас кардани бор мутобиқи шартнома муқаррар карда мешавад ва ба ҳисоби миёна 9375 сомонӣ (ё аз рӯи қурби Бонки миллии Тоҷикистон, дар лаҳзаи гузаронидани тадқиқот 1 доллар = 4,439 сомонӣ, ки 2112 доллар)-ро ташкил медиҳад. Аз лаҳзаи гирифтани бор соҳибкор маблаги хадамоти роҳи оҳанро оид ба бори расида мепардозад. Арзиши чунин хизматрасонӣ 426 сомонӣ (\$96) аст.
3. Аз лаҳзаи гузаронидани бор аз сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридкунанда чунин маблағҳоро пардохт менамояд
 - Бочи гумруқӣ барои ба расмиятдарории бор, дар ин ҳолат 70 доллари ИМА³³-ро ташкил медиҳад
 - Бочи гумруқӣ дар ҳаҷми 5% аз арзиши бор яъне. $11520 \times 5\% = 576$ доллар

Пардохти ААИ дар ҳаҷми 18% аз арзиши бор, яъне. $(11520 \times 18\%) = 2074$ доллар.

Аз лаҳзаи ворид шудани бор ба ҳудуди гумруқӣ, харидор бояд ба мақомти гумрук ҳулосаи кумитаи экологӣ ва сертификати сифат аз ҷониби Тоҷикстандарт додаро пешниҳод намояд. То лаҳзаи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои мазкур бори воридшуда дар анборҳои мақомоти гумрук нигоҳ дошта мешавад, хизмати онҳо мутобиқи дараҷаи боҷҳои гумрукӣ барои расонидани хадамоти гумруқӣ, ки бо Қарори Ҳукумати ҔТ аз 02.12.2005 с. №472 тасдиқ шудааст барои 50 кг дар як шабонарӯз – 0,01 долларро ташкил медиҳад. Нигоҳдоштани 64 т. $(64000 / 50) \times 0.01 = 12.8$ доллари ИМА (дар як шабонарӯз) мешавад.
4. Қайд кардан зарур аст, ки воридоти бор тавассути истгоҳи роҳи оҳан ва пардохти боҷҳои гумруқӣ то лаҳзае, ки таъмингар барои фурӯши он ҳуҷҷатҳои лозимаро пешниҳод намекунад, ба анҷомрасонида ҳисобида намешавад. Ба шумораи ҳуҷҷатҳои зарурӣ инҳо доҳил мешаванд:

Барои гирифтани сертификати мутобиқат харидор ба Тоҷикстандарт ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод мекунад:

- Ариза ба номи роҳбарияти Тоҷикстандарт бо ҳоҳиши додани сертификати мутобиқат
- ҳуҷҷатҳои бори гуселшаванда (шартнома дар бораи таъмин кардани бор ё шартномаи хариду фурӯш)
- Сертификат дар бораи ҷои тавлиди бор (аз ҷониби мақомоти давлатии мамлакати борро истеҳсолкарда дода мешавад)
- Сертификати мувофиқат (аз ҷониби мақомоти давлатии мамлакати борро истеҳсолкарда дода мешавад)

Баъд аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳои мазкур роҳбарияти Тоҷикстандарт қарор дар бораи гузаронидани ҷаравӣ серификатсияи маҳсулотро мебарорад ва барои мутахасисон барои гирифтани намунаи бори фиристодашуда ва пешниҳоди онҳо ба ташхисгоҳ мефиристад. Аз рӯи натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда ташхисгоҳ қарори даҳлдор мебарорад. Дар ҳолати ҳулосаи мусбӣ додан, сертификати мувофиқат аз ҷониби Тоҷикстандарт дода мешавад. Соҳибкор низ пардохти хизматрасонии Тоҷикстандартро дар ҳаҷми тарифи тасдиқшуда иҷро мекунад.

Марҳилаи навбатӣ гирифтани протоколи санчиш, ки кумитаи давлатии муҳофизати табииати вилояти Суғд медиҳад, мебошад. Барои ин бояд соҳибкор ба шуъбаи назорати таҳлилӣ (назди раёсат) муроҷиат намояд, ки санчиши ингридиентҳои бори овардашударо

³³Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон № 472 аз 2.12.2005 сол «Дар бораи тасдиқи ҳироҷҳои гумрукӣ барои хизматрасонии гумrukӣ».

ба амал мебарорад. Дар таҷриба барои тартиб додани протоколи санчиш аз ҳар як навбат 6 ингредиенти доҳили бор санчида мешавад

Санчиши 1 ингредиент, чунон ки соҳибкорон қайд мекунанд, 50 сомониро ташкил медиҳад, яъне барои санчиши ҳамаи бор бояд харидор дар ҳачми $50 \times 6 = 300$ сомонӣ (ё бо курси Бонки миллии Тоҷикистон 68 доллар) пардозад. Барои он ки кормандони раёсат ба кор оғоз намоянд, харидор бояд ҳӯҷатҳои зеринро пешниҳод намояд:

- Мактуб ба номи роҳбари раёсат
- Ҳолосаи нуқтаи санитарӣ = эпидимологӣ оид ба ҷои нигоҳдоштани бор (аз лаҳзаи баровардани бор аз анбори гумруқӣ)
- Пешниҳоди маълумот дар бораи анборе, ки дар он нигоҳдории бор ҷараён мегирад (шиносномаи техникии бино пешниҳод карда мешавад)
- ҳӯҷатҳои бор
- Сертификати стандарти давлатӣ.

Аз лаҳзаи гирифтани ҳамаи ҳӯҷатҳо кормандони раёсат ба ҷои нигоҳдории бор мераવанд ва онро аз санчиш мегузаронанд. Дар таҷриба ҳангоми пешниҳоди ҳамаи ҳӯҷатҳои зарурӣ протоколи санчиш дар муддати 3-4 рӯзи кори дода мешавад ва баъдан соҳибкор барои гирифтани ҳолоса барои бор ба Раёсати кумитаи давлатии ҳифзи табиии вилояти Суғд муроҷиат карда, ҳӯҷатҳои дар боло овардашударо пешниҳод мекунад.

Ҳамин тавр, дар ҷараёни ҷамъоварии ҳамаи ҳӯҷатҳо соҳибкор ба ҳисоби миёна 6 рӯзи кории худро сарф мекунад ва барои ин ҳизмати мақомоти гумруқро барои нигоҳдоштани бор дар ҳачми 50 доллар мепардозад.

Шумораи умумии воситаҳои пулии масрафшавандა аз лаҳзаи гирифтани бор дар нуқтаи роҳи оҳан то лаҳзаи баровардани он аз анбори гумруқӣ ҷунин аст:

Арзиши бор – 11520 доллар

Ҳизмати роҳи оҳан оид ба дастраскуни бор – 2112 доллар

Ҳизмати роҳи оҳан барои фаровардани бор – 426 сомонӣ (ё бо курси Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи гузаронидани таҳқиқ 1 доллар = 4.439 сомонӣ, ба маблаги 96 доллар)

Боҷҳои гумруқӣ – 70 доллар барои ба расмият дарорӣ

Боҷи гумруқӣ – 576 доллар

Пардоҳти ААИ – 2074 доллар

Нигоҳдоштани амвол (6 рӯз) – 76.8 доллар

Ҳизматрасонии ҳадамоти Тоҷикстандарт аз рӯи тарифи тасдиқшуда

муаян мешавад

Ҳолосаи ташхисгоҳ – 68 доллар.

Дар маҷмӯъ: $11520 + 2112 + 96 + 70 + 576 + 2074 + 76.8 + 68 = 16593$ доллар. Аз ин маблаг арзиши умумии борро мебарорем ва ҳароҷоти умумиро оид ба дастрас кардани бор ва ҳӯҷатҳои заруриро ҳисоб мекунем, ки он доллари ИМА $16593 - 11520 = 5073$

Аз ин маблаги 16593 маблаги ААИ-ро (18%) мебарорем $16593 - 2074 = 14519$ доллар вобаста ба он, ки дастраскуни воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ маблағгузории молиявии қалонро талаб мекунад ва дар натиҷаи ин аст, ки аксари таъмингарон барои гирифтани қарзҳо ба бонкҳо муроҷиат мекунанд. Фоизи миёнаи қарзи бонкӣ баробар ба 2,5% дар як моҳ аст. Дар лаҳзаи фурӯши бор ба ҳочагиҳои фермерӣ ин маблаги низ ба маблаги умумӣ метавон ворид карда шавад. Ҳароҷотро бо фоиз ҳисоб мекунем, ки он ба $(14519 + 2074) \times 3\% = 498$ доллар баробар аст. Арзиши ҳуди бор $14519 + 498 = 15017$ долларро ташкил медиҳад.

Ба гайр аз ин таъмингар дар қатори ҳамаи харҷо барои гирифтани даромад фоизи иловагӣ мегузорад, ки он дар таҷрибаи амалий ба 10% баробар аст. ҳамин тавр ин рақам ҳосил мешавад $14519 + 10\% = 15971$ доллар. ҳамин тариқ, нархи фурӯш бо назардошти ААИ ва пардохти бочҳои гумруқӣ 15971 доллар барои 64 тонна, ё ин $15971/64 = 250$ доллар барои 1 тоннаро ташкил дод. Дар муқоиса аз 1 тонна (нархи аввала) ва нархи фурӯши он дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 28% боло меравад.

Дар асоси ин мисоле равшан мешавад, ки аз сабаби дараҷаҳои баланди нархи моли воридшаванда фермерҳо воситаҳои истехсолоти кишоварзибо нархи гарон меҳаранд. ҳамин тавр вайрон намудани ҷадвали қабулнамудаи андози ситонидашудаистода ба маҳсулоти ниҳоӣ ба назар мерасад.

Чунонки маълум аст, дар амал Фонди байналмилалии Асъор ва Бонки умумиҷаҳони истифодаи тарифи соҳтории аз 0% то 5% барои ашёи ҳом, 10%-15% барои маҳсулоти нимтаёр, 15% - 20% ба маҳсулоти ниҳоӣ, тавсия мекунанд.

Баробари ин, таъминкунанда амалан ААИ-ро аз ҳисоби ҳуд намепардозанд ва онро ба қисми бӯҷаи андоз бо доштан аз ҳаридорони ҳуд мепардозанд. ҳангоми фурӯши бор андозсупоранда баъд ААИ-ро мегузаронад. Дар шакли пурра андоз баъд аз фурӯши пурраи бор пардохта мешавад. Дар ин ҳолат пардохти андози ААИ нисбат ба дигарон васеъ аст ва он талаб мекунад, ки даромади давлат нисбатан зиёд шавад ва фойдаи истехсолкунанда кам гардад. Ин таркиби ААИ дар иқтисодиёти кишварҳои мутараққии Аврупо дар ҳолати азnavистехсолкуни амвол истифода мешавад.

Дар айни замон даромади ба андӯҳт ва инвеститсия аз ААИ озод карда мешавад, ки ин омили ғайримустакими ҷараёнҳо мебошад. Бо мақсади мустаҳкам кардани ҳифзи иқтисодиву иҷтимоии аҳолӣ ва ғурӯҳҳои алоҳидаи шаҳрвандон дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ, амволи аҳамияти иҷтимоӣ дошта аз андоз ва гардишҳо оид ба фурӯш озод карда шудааст. ҳамзамон андози мазкур дар дараҷаи муаян омили вазеъшавии коркарди молҳои содиротшаванда мебошад, барои он, ки дар ҳолати фурӯши маҳсулот ба ҳориҷа, ҷадвали камтарин татбиқ карда шавад.

Дар Тоҷикистон заводи нуриҳои азотии Ваҳш фаъолият мекунад, ки ба истехсоли карбамит машғул аст, ки ба саноати кимиевии ҶТ тобеъ мебошад, Тоҷикхимпром низ фаъолият дорад³⁴. Дар ин ҳолат³⁵ корхонаҳои коркарди доҳилӣ бояд андозро дар ҳаҷми маҳсулоти ниҳоии воридкунанда пардохт намоянд, ин наметавон далели ҳимояи истехсолкунандаи доҳилӣ шавад. ҳаҷми дифференсиалии тарифро, ки Бонки Ҷаҳонӣ ва Фонди байналмилалии Асъор дастгирӣ мекунанд, таъмини дараҷаи ҳифзи истехсолоти доҳилиро, ки аз ҷиҳати рақобатнокӣ афзалият дорад³⁶ мекунад.

Таъмингарҳо вақти бисёрро (дар баъзе ҳолатҳо аз 2 то 6 моҳ барои ҷустуҷуи шарикон, бор ва ҳуҷҷатгузорӣ) сарф мекунанд. Таваҷҷӯҳ зоҳир менамоем, ки Маркази Байналхалқии ҳосилнокии Замин ва Рушди ҳоҷагии қишлоқ қайд мекунад: «Талабот ба нурӣҳо мавсими буда, **нуриҳои деррасонидашуда - ин нуриҳои инкоркарда мебошанд**»³⁷.

Ба савдои яклуҳти воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ машғул шуданд яке аз корҳои серҳарҷтарин дар рушди соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. Масалан, танҳо барои оғози фаъолияти соҳибкорӣ таъмингар бояд дар ҳаҷми аз 50.000 то 100.000 доллари ИМА воситаҳои пулӣ дошта бошад.

Дар бораи муаммоҳои ААИ сухан карда, қайд бояд кард, ки қонунгузории ҷории амалкунандаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 307 қ. З озод кардани ҳоҷагиҳои фермериро аз ААИ ба назар дорад. Дар як вақт ҳоҷагӣ пардохти андози мазкурро ба амал

³⁴ Дар лаҳзаи гузаронидани таҳқиқот «Таджикхимпром» -ро ширкати бритониёй ҳаридад буд.

³⁵ Танҳо заводи нуриҳои азотии Ваҳш дар назар дошта мешавад.

³⁶ Ниг.: дар таҷрибаи мӯваффақонаи ҷумҳурии Қирғизистон оид ба бекор кардани ААИ барои ворид намудани воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ (муғассалтар дар ин бора нигоҳ қунед ба таҷрибаи байналхалқӣ), инчунин сайти www.akipress.org

³⁷ Дастгирии молиявии воситаҳои истехсолот ва рушди кишоварзӣ. Масъалаҳо ва имкониятҳои иқтисодиёти давлатоҳи давраи гузариш ва мамлакатҳои тараққикунанда. IFDC C.17.

мебарорад, яъне вай аллакай ба арзиши маҳсулоти фурӯхташаванда ворид шудааст. Мутахассисони ААТ, ба ин назар ҳастанд, ки аз сабаби баланд будани ҳачми андоз (ААИ) ба ҳочагиҳои фермерӣ ва давлат ду зарар расонида мешавад:

1. Маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба онҳо ҳочагиҳои фермерӣ ниёз доранд, аз сабаби баланд будани бочҳои гумrukӣ мураккабии гирифтани ҳуччатҳо аксаран гайриқонунӣ ворид мешаванд. Фурӯши маҳсулоти зикршуда андозбандӣ намешавад ва давлат аз ин фоида намегирад.
2. Аз сабаби талаботи зиёд доштан ҳочагиҳои фермерӣ машбур ҳастанд, ки бисёр вакт маҳсулоти бо роҳи гайриқонунӣ ба қаламрави чумхуриямон ворид шударо ба даст оваранд. Дар лаҳзаи хариди бор муайян кардани қонунӣ будан ё набудани онро аниқ кардан мушкил аст. Дар ин ҳолат фермерҳо бисёр вакт соҳиби маҳсулоти пастсифат мешаванд. Фермерҳо наметавонад, ки мустақилона сифати маҳсулотро санҷанд, дар ин ҳолат аввалан фурӯшандоҳо ягон хел маълумот намедиҳанд, сониян фермер наметавонад, ки мутобиқати фоизи маводҳои заرارовари воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳоро дар моли хариданистода санҷад.

Танҳо таъсиси воситаҳои мувофиқ барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби ҳочагиҳои фермерӣ метавон ҳамчун ҳочагиҳои мӯътадил ташаккулёбанда ва рақобатнок шаванд. Яке аз ҷорҷаруҳои фаъол оид ба мустаҳкам намудани соҳаи кишоварзии мамлакат ин бекор кардани ААИ ҳангоми ворид намудани воситаҳои истехсолоти кишоварзӣ шуда метавонад.

Мо танҳо як мисолро ин ҷо зикр намудем, ки ҳамарӯза фермерҳо ва таъминкунандагон бо он барҳӯрд мешаванд. Ба бисёр масъалаҳои мавҷуда Президенти мамлакат мӯҳтарам Эмомалий Раҳмон низ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, қайд мекунад: «Аз ҷониби худ давлат ӯҳдадор аст, ки зуҳуроти қонунгузорӣ, маъмурӣ ва бюрократиро дар роҳи фаъолияти ташабbusnok бартараф намуда, ҳамаи қадамҳои хуби сектори хусусиро дастгирӣ намояд»,³⁸ дар як вакт бо таъкиди ин қайд мекунад, ки «рушди иқтисодиёти бозорғонӣ аз дуруст бурдани сиёсати буҷа ва андоз вобастагӣ дорад. Такмили минбаъдаи он, ки ба таъсиси шароити мувофиқ барои рушди соҳибкории хусусӣ, ҷалби инвеститсияи мустақим ва барқарор намудани муносибатҳо байни субъектҳои андозсупор ва мақомоти андозу гумruk равона карда шудааст, давом дода мешавад»³⁹. Баҳодиҳиро оиди манфиати бекор кардани ААИ ҳангоми ворид намудани нуриҳои минералӣ, воситаҳои ҳифзи растаний ва тухмӣ аз ААИ бо ҷенаки фоида дидан мумукин $VCK = (Y/\mathbb{Q})/(P\mathbb{C}/R\mathbb{U}) > 2$, Y – ҳачми истехсоли кишоварзӣ, X – истифодаи нуриҳои минералӣ, $P\mathbb{C}$ – нарҳи нурӣ, $R\mathbb{U}$ – нарҳи маҳсулот. Дар ин баробарӣ $Y/\mathbb{Q} -$ нишондиҳандаи муҳити кишоварзӣ мебошад, ки он вазифаи якчанд тағирёбандахоро дарбар мегирад, аз он ҷумла масолеҳи генетикий, ҳолати ҳосилхезии замин, дастрасии об ва таҷрибаи агрономиро дорост, $P\mathbb{C}/R\mathbb{U}$ – ин нишондиҳандаи муҳити иқтисодии мубодилаи нарҳи нуриҳои минералиро дарбар мегирад.

³⁸ Паёми Президенти чумхурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ (20. 04 2006 с.).

³⁹ Ҳамон ҷо.

ХУЛОСА

Таҳқиқоти анҷомдодашуда хулосаҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Институти ташкил ва фаъолияти хочагии фермерӣ дар фаҳмиши мусоири он дар Тоҷикистон дар киёс ба дигар кишварҳо ба қарибӣ ба вучуд омадааст. Соҳаи кишоварзӣ дар ҳолати душвор қарор дорад. ҳолати мазкур мураккабии базаи иқтисодӣ-иҷтимоии давлатро барои рушди институти хочагиҳои фермерӣ ифода мекунад.
2. Рушди ислоҳоти иқтисодӣ ба ташкилёбии хочагиҳои дехқонӣ - фермерӣ оварда расонид, яъне мутаносибан субъектҳои мустақили хочагидор ба вучуд омаданд. Таҳлили ҳолати иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳад, ки намуди хочагидории фермери миллии аз намудҳои мавҷудаи хочагиҳои дигар кишварҳо, куллан фарқ доранд.
3. Дар Тоҷикистон гайриқонунӣ ворид намудани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ба мушоҳида мерасад. Аз рӯи таҳлили муттаҳасисони ААТ воридоти гайриқонуни воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ аз воридоти қонунӣ бештарӣ дорад, ҳол он ки талабот ба нуриҳои минералӣ такрибан дар як сол 250 000 тоннаро ташкил менамояд. Воридоти қонуни аз рӯи нишондотҳои оморӣ ҳамагӣ 30% талаботи соҳаи кишоварзиро дарбар мегирад. Хочагиҳои дехқонӣ норасогиро аз рӯи дарёфт пурра менамоянд.
4. Аксарияти хочагиҳои фермерӣ дар ҳолати касоди иқтисодӣ амал намуда фоидан коғӣ намегиранд. Яке аз сабабҳо ин нокифоягӣ ва танқисӣ ба дастрасии нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ва тухмиҳо мебошад. Маҳдудияти дастрасиро пеш аз ҳама нархи гарон ба амал меоварад.
5. Омилҳои асосии, ҳароҷоти зиёди таъминкунандагон ҳангоми ворид намудани воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ. Яке аз ин пардохтҳои гарони ҳаҷми ААИ мебошад, ки 18% аз арзиши борро ташкил медиҳад, гайр аз ин таъминкунанда боҷи гумруқӣ, хизматпулӣ барои батанзим дарорӣ, пардохти сертификати сифат, ҳарчи таҳқиқи лабораториро медиҳад, ки дар натиҷа вай вақти ҳуд ва ҳарҷҳои пулии зиёд мекунад.
6. Дар натиҷаи рушди мураккаби соҳаи кишоварзӣ, сатҳи камбизоатон дар дехот зиёд мешавад.

Ҳамин тавр, соҳаи кишоварзӣ дар ҳолати мушкили бӯхронӣ қарор дорад. Ин соҳаро ба яке аз даромадноктарини соҳаҳои иқтисодиёти Тоҷикистон, табдил додан мумкин, барои ин ҷораҳои мушахҳаси фоидаовар андешидан зарур аст.

ТАВСИЯҲО:

Чорабинии асосие, ки барои хочагихои фермерӣ ёрии амалӣ мерасонад, бекор кардани ҳаҷми 18% ААИ ҳангоми ворид кардани нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ва тухмӣ мебошад. Бекор кардани ин ҳаҷм аз ҷониби давлат барои дастгирии соҳибкорӣ оид ба таъсиси шароитҳои хуби андозӣ, гумруқӣ ва инвеститсионӣ мусоидат ҳоҳад кард.⁴⁰ Дар Тоҷикистон саноати истеҳсолот, ки ба истеҳсоли маҳсулоти зикргашта машғул бошад, мавҷуд нест. Натиҷаи бекор кардани ААИ ба воридоти маҳсулоти дар боло зикр шуда:

- Фаъолиятнокии вориткунандагон ва истеъмолкунандагон меафзояд: - дар муддати кутоҳ фоиданокии ХДФ меафзояд, ки ин барои пӯшонидани қарзҳояшон мусоидат менамояд. Воридоти маҳсулот ба расмият дароварда мешавад.
- сифатнокии воситаҳои воридотии истеҳсолоти кишоварзӣ меафзояд
- Зиёд шудани миқдори хизматрасонии сифатнок дар соҳаи кишоварзӣ
- ҳаҷми истеҳсолот ва сифати маҳсулоти кишоварзӣ зиёд шуда, мутаносибан ба ин хочагихои фермерӣ даромади зиёд ба даст оваранд
- Баланд бардоштан, беш аз 40 % ҳосилнокии хочагихои фермерӣ
- Татбиқи усулҳои нави коркарди замин бо нуриҳои ҳозиразамони минералӣ ва воситаҳои кимиёвии ҳифзи растаниҳо ва тухмӣ
- Таъсис додани бозори рақобатпазири кишоварзӣ бо имкониятҳои дастрасии хочагихои фермерӣ ба захираҳои молиявии гуногун
- Татбиқ ва тасвир кардани технологияҳои нави кишоварзӣ, паст кардани дараҷаи камбизоатии аҳолии деҳот
- Воридоти андозҳо ба буҷаи давлат (аз ҳисоби содироти маҳсулот ва фурӯши доҳилӣ)
- Баланд бардошташавии амалиётҳои воридотиву содиротӣ
- Таъмини талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ватаниӣ.
- Барориши молҳои рақобатпазир на танҳо дар бозорҳои доҳилӣ, балки дар бозорҳои давлатҳои хориҷӣ
- Ҷалби мутахассисони баландиҳтисос ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ⁴¹.
- Баланд бардоштани дараҷаи зисту зиндагонӣ дар деҳот (зиёд кардани музди меҳнат)
- Пӯшонидани ӯҳдадориҳои қарзӣ.
- Кушодани мағозаҳои кишоварзӣ барои шаҳсони машғул дар соҳаи кишоварзӣ.
- Барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби ташкилотҳои байналхалқӣ (донорҳо) хориҷи ҳаҷми маблағгузорӣ (инвестиция) меафзояд
- Вобаста ба ин мактубҳои асосноккунанда ва таҳиягардида бо бозхонди ҳаҷми ААИ, барои баррасӣ ба мақомоти давлатӣ пешниҳод карда шавад:

⁴⁰Моддаи 23 Қонуни чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифз ва дастгии давлатии соҳибкорӣ дар чумхурии Тоҷикистон»

⁴¹ Қайд кардан лозим аст, ки таъсиси ҷойҳои нави корӣ яке аз самтҳои калидӣ аст, ки ба онҳо дар Паёми худ Президенти ҷТ Э. Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷТ аз 30.04. 2007 таваҷҷӯҳ зохир намудааст.

- Даастгохи ичроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Кумитаи давлатӣ оид ба инвеститсия ва идоракунии амволи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Кумитаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЗАМИМАИ № 1

Воридоти нурихои минералӣ дар зери қиши зироатҳои хочагии кишлӯк ба 1 гектар (дар кг)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Аз он чумла:													
Дар зери зироатҳо	65	27	23	30	34	37	78	81	109	66	32,1	85,1	82,3
Дар зери зироатҳои техникий	312	128	105	113	102	137	95	166	180	194	143,3	138,7	153,1
Дар зери картошка	173	91	44	47	70	70	242	218	168	182	80,2	345,9	354,1
Сабзавот	323	170	158	236	113	154	138	159	162	155	84,0	135,3	155,8
Обчакорӣ	104	44	130	55	53	80	54	65	95	106	52,2	100,1	85,6
Растаниҳои хӯроки чорво	61	27	22	19	26	28	62	65	84	58	17,3	213,8	72,4

Ворид намудани нуриҳои органикӣ дар зери қиши зироатҳои ҳочагии қишлоқ ба 1 гектар (дар кг)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Аз он ҷумла:													
Дар зери ғалладона	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	4,7	11,2	17,1	8,7	0,2	4,4	6,1
Дар зери зироатҳои техники	3,1	1,6	2,2	1,0	1,0	1,0	3,1	3,2	3,0	2,6	0,4	1,8	1,0
Дар зери картошка	9,6	7,6	7,0	6,7	5,9	3,6	12,7	10,8	13,6	10,1	2,5	9,2	10,1
Дар зери сабзавот	6,7	5,0	4,2	4,1	3,8	4,8	8,8	7,9	7,4	17,0	2,7	19,4	15,6
Дар зери зироатҳои полизӣ	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	6,5	0,4	0,2	0,2	0,1	7,9	5,9
Растаниҳои хӯроки чорво	0,6	0,6	0,7	0,3	0,3	0,2	5,1	4,6	6,9	2,7	0,1	4,1	2,1

ЗАМИМАИ № 2

Шумораи тракторҳо, комбайнҳои хосилғундор ва мошинаҳои асосии кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Тракторҳо	37054	33405	35430	35655	34568	32374	30978	28808	26591	22162	21150	19947	18839	17295	15951
Комбайнни ғалладарав	1383	1505	1659	1649	1575	1497	1487	1500	1314	1114	1038	873	907	857	757
Испор барои шудгор	9449	9634	9069	9111	8736	8280	7503	6915	6204	4987	4971	4526	4350	4143	3923
Испор барои кишт донпошак	6078	6332	6009	5935	5739	5465	5095	4930	4160	4010	3976	3715	3593	3429	3204
Чамъовари ва тойбандӣ	1502	1578	1517	1490	1416	1357	1142	1040	944	642	584	523	444	385	320
Комбайнни дарави хурока	1236	1454	1297	1248	1155	1072	930	852	785	560	545	476	420	376	319
Комбайнни чуворидараҷ	324	388	334	347	334	320	310	273	240	175	163	140	110	101	90
Мошинҳои пахтачинӣ	3011	3048	2792	2619	2427	2485	2105	1875	1671	1071	868	762	598	511	406

ЗАМИМАИ № 3


МАҲСУЛОТИ НИҲОИИ КИШОВАРЗӢ
(Az rӯi narxi mutoobiқ ба soli 2003)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<i>млн. сомонӣ</i>															
ҳАМА НАМУДИ ХОҶАГИҳО															
ҳамаги	2592,4	2038,4	1954,6	1787,1	1552,6	1459,4	1422,9	1435,7	1739,3	2032,4	2215,6	2466,2	2505,3	2646,9	2739,4
Аз он чумла:															
растанипарварӣ	1671,3	1048,3	1219,8	1286,5	1158,0	1199,5	1186,1	1176,5	1295,0	1520,8	1623,7	1825,9	1804,5	1921,8	1966,0
чорводорӣ	921,1	990,1	734,8	500,6	394,6	259,9	236,8	259,2	44,3	511,6	591,9	636,3	700,8	725,1	773,4

ЗАМИМАИ № 4

МАҲСУЛОТИ НИҲОИ КИШОВАРЗӢ МЛН. СОМОНӢ

(Az rӯи нарҳи мутобиқ ба соли 2003)



ЗАМИМАИ № 5

ИНДЕКСИ МАҲСУЛОТИ НИҲОИ ХОЧАГИИ ҚИШЛОҚ
(Дар ҳамаи дараҷаҳои хоҷагидорӣ мутобиқ ба нарҳи соли 2003., дар % ба соли гузашта)

	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
растани парварӣ	56,0	90,0	103,6	98,9	99,2	99,3	105,3	105,2	117,4	106,8	112,7	98,6	106,5	102,3
чорводорӣ	107,5	78,8	65,9	91,1	109,5	108,3	143,2	114,2	115,1	115,7	107,5	110,1	103,5	106,7

ЗАМИАИ № 6

Мұхтарам фермерхо!

Ассоциация Агробизнеси Тоҷикистон (ААТ), аз фурсат истифода бурда, ба Шумоён эҳтироми худро изҳор менамояд. ҳоло ААТ пурсиш мегузаронад, ки барои омӯзиши ақидаи намояндагони хоҷагиҳои фермерии дехқонӣ нисбати мушкилотҳои вуҷуддошта ҳангоми қабул намудан ва истифода бурдани воситаҳои истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ (нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳо) барои эҳтиёҷи хоҷагиҳои фермерӣ, равона карда шудааст. Мо аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба саволҳои анкетаи мо посух дихед ва дар айни ҳол маҳфӣ будани натиҷаҳои пурсишро кафолат медиҳем.

АНКЕТА

Сана: _____

Макони пурсиш_____

1. Шумо чанд сол дар хоҷагии дехқонӣ кор мекунед?

- Камтар аз як сол.
- Аз 1 то 3 сол.
- Зиёда аз 3 сол.

2. Замини хоҷагии дехқонии Шумо қадом масоҳатро дар бар мегирад?

- то 10 сот.
- аз 10 то 40 сот.
- то 1 гектар
- аз 1 то 5 гектар
- зиёда аз 5 гектар

3. Оё Шумо воситаҳои истеҳсолоти хоҷагии қишлоқро (нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳо) аз фурӯшандахои доимӣ мекаред?

- Не
- Баъзан
- Ҳа, доимо

4. Оё Шумо воситаҳои истеҳсолоти хоҷагии қишлоқро (нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳо) аз соҳибкорон ва ташкилотҳои тиҷоратӣ мекаред?

- Ҳа
- Баъзан
- Не

Агар Шумо ба ин савол ба таври манфӣ чавод дода бошед, он гоҳ илтимос, саҳех созед, ки Шумо воситаҳои истеҳсолоти хоҷагии қишлоқро аз кучо дастрас мекунед

5. Қадом миқдори воситаҳои истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ба Шумо дар як сол лозим аст?

Нуриҳои минералӣ

Заҳрхимикатҳо

Тухмӣ

6. Кадом намудҳои нуриҳои минералиро Шумо бештар харидорӣ мекунед? (илтимос, номгӯй, навъ (сорт) ё маркаашро номбар қунед)
-
-
-

7. Кадом намуди заҳрхимикатҳо барои пешбуруди фаъолияти хоҷагии фермерӣ ба Шумо намерасад? (илтимос, номгӯй, навъ (сорт) ё маркаашро номбар қунед)
-
-
-

8. Кадом намуди тухмиро Шумо доимо харидорӣ мекунед? (илтимос, номгӯй, навъ (сорт) ё маркаашро номбар қунед)
-
-
-

9. Кадом нуриҳои минералини заҳрхимикатҳо ва тухмӣ беш аз ҳама ба Шумо намерасад? (илтимос, номгӯй, навъ (сорт) ё маркаашро номбар қунед)
-
-
-

10. Оё ҳачми истеҳсоли Шумо (даромад) ва сифати маҳсулоти ба даст омада аз сифати нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳо, ки Шумо истифода мебаред, вобаста аст?

- Ҳа
- Баъзан
- Не

11. Оё бо Шумо ҳолатхое рух дода буданд, ки сифати нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳои хардаатон паст буд?

- Не
- Баъзан
- Ҳа

Агар Шумо ба ин савол мусбӣ чавоб дода бошед, илтимос, зарари ба Шумо расида аз истифодабарии маҳсулоти бесифатро нишон дихед

12. Оё Шумо нархҳои мавҷудаи нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳоро баланд меҳисобед?

- Ҳа, баланд аст
- Не, баланд нест, қобили қабул аст
- Бозор ноустувор аст, ҳамааш аз фурӯшандада ва вақти харидорӣ вобаста аст

13. Ба фикри Шумо, оё зарурат ҳаст, ки ставкаи Андоз аз арзиши иловашуда (НДС) барои ворид соҳтани воситаҳои босифати истеҳсолоти хочагии қишлоқ (нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳо) аз байн бурда шавад ва ё паст карда шавад?

- Не, лозим нест
- Ҳа, лозим
- Кадом корро ҳарчи тезтар кардан лозим.

14. Оё Шумо воситаҳои истеҳсолоти хочагии қишлоқро (нуриҳои минералӣ, тухмӣ ва заҳрхимикатҳо) аз фурӯшандахои ватанӣ (Тоҷикистон) меҳаред?

- Не
- Баъзан
- Ҳа, доимо

Агар Шумо варианти охиринро интихоб карда бошед, илтимос бигӯед, ки аз ки Шумо воситаҳои истеҳсолоти хочагии қишлоқро харидорӣ мекунед

15. Оё аз байн бурдани ставкаи Андоз аз арзиши иловашуда ба воридоти воситаҳои истеҳсолоти хочагии қишлоқ фаъолияти Шумо, сифати маҳсулот (аз ҷумла ҳолати молиявии Шумо) бехтар мегардад?

- Не
- Камтар
- Назаррас
- Хело

16. Ҳангоми харидории воситаҳои истеҳсолоти хочагии қишлоқ, оё Шумо пешкаш намудани хучҷатҳои зеринро талаб мекунед: сертификати сифат, маълумот оиди маҳсулот.

- Не
- Баъзан
- Ҳа

Агар Шумо ба ин савол мусбӣ чавоб дода бошед, илтимос, бигӯед, ки оё ба Шумо маълумоти лозима пешниҳод шуд.

Эзоҳ:

(Аз рӯи саволҳо дилҳоҳ Шумо метавонед эроду пешниҳодҳои ҳудро ба таври хаттӣ дихед).

Бо мақсади самаранокии гузаронидани тадқиқот, ба намояндагони Ассотсијатсияи Агробизнеси Тоҷикистон шояд лозим шавад, ки бо Шумо ба таври иловагӣ ба тамос бароянд. Аз ин лиҳоз, эҳтиромона ҳоҳиш менамоем, ки маълумоти худро барои тамос нишон дихед.

Ном_____ , Тел_____

Мӯхтарам соҳибкорон!

Мо ба Шумо барои сарфи вақтатон барои ҷавоб додан ба саволҳои анкетаи мазкур миннатдорӣ баён мекунем. Мо умед дорем, ки натиҷаи ҳамкории мо бунёди муҳити беҳтарӣ ҳукуқӣ барои бурдани соҳибкории Шумо ва инкишофи соҳибкорӣ умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

Ҳангоми пайдо шудани саволҳо ё пешниҳодҳо, Шумо метавонед ба Ассотсијатсияи Агробизнеси Тоҷикистон, ба нишонии ш.Хуҷанд, куч.Ленин 43-18, муроҷиат намоед ё тариқи телефони зерин занг занед: (+3422) 6 31 23.

ЗАМИМАИ № 7

Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Номгӯи техниқаи кишоварзии ба Ҷумхурии
Тоҷикистон воридшаванде, ки аз пардохти андоз аз арзиши
иловашуда ва бочи гумрук озод карда мешаванд

Мутобики моддаи 211 Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон ва моддаи 345 Кодекси
гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Номгӯи замимагардидаи техниқаи кишоварзии ба Ҷумхурии Тоҷикистон воридшаванде,
ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрук озод карда мешаванд, тасдиқ
карда шавад.
2. Қарори Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 № 295 "Дар бораи тасдиқи
«Номгӯи техниқаи кишоварзӣ ва Номгӯи қисмҳои эҳтиётии техниқаи кишоварзии ба
Ҷумхурии Тоҷикистон воридшаванде, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод
карда мешаванд»" аз эътибор сокит дониста шавад.
3. Қарори мазкур аз 1 октябри соли 2007 мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон Э. Раҳмон

аз 1 октябри соли 2007 № 489

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 октябрин соли 2007 № 489
тасдиқ шудааст.

НОМГҮИ

Техникаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванде,
ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва
бочи гумрук озод карда мешаванд.

№ р/т	Код тибқи НМ ФИХ	Таснифоти техникаи кишоварзӣ аз рӯи феҳристи номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии Иттиҳоди Иқтисодии ЕврАЗИЯ .
1.	8424 81910 0	- пошандаҳо ва тақсимкунакҳои хокаҳо, ки дар тракторҳо наасб карда мешаванд ё ба думболаи тракторҳо кашида мешаванд .
2.	8432 10	- испорҳо:
	8432 21 000 0	- - - сихмолаҳои дискҳо
	8432 29 100 0	- - - нармкунакҳои култиваторҳо
	8432 29 300 0	- - - молаҳо
	8432 29 500 0	- - - хокмайдакунак
	8432 30	- тухмишакҳо, картошкашинонакҳо ва мошинҳои кӯчатшинонак
	аз онҳо:	
	8432 30 110 0	- - - тухмишакҳои аз марказ харакатгирандаи кишти дақиқ
	8432 40 аз онҳо:	- пошдиҳандаҳо ва тақсимкунакҳои доруҳои органикӣ ва минералиӣ ;
	8432 40 100 0	- - мошинҳо барои тақсимкунидоруҳои кимиёвӣ ва минералиӣ.
3.	8433 (Мошинҳои мавқеъҳои молии 8433 11 то 8433 19)	Мошин ё механизмҳо барои ғундоштан ва кӯфтаний (ба ғайр аз зироатҳои хочагии қишлоқ мавқеи молӣ 8437)
4.	8701	Тракторҳо (ба ғайр аз тракторҳои мавқеъи

	ба ғайр аз зермавқеъҳои 8701 10 000 0, 8701 30100 0, 8701 90 390 3, 8701 90 390 9, 8701 90 900 0)	молии 8709) - - тракторҳо барои корҳои хочагии қишлоқ ба ғайр аз тракторҳое , ки дар барааш ронанда идора мекунад) ва тракторҳо барои хочагии ҷангал , чарҳдор :
		- - - тракторҳои нави муҳаррикашон тавоно :
	8701 90 110 0	- - - - то 18 кВт
	8701 90 200 0	- - - - аз 18 кВт то 37 кВт
	8701 90 250 0	- - - - аз 37 кВт то 59 кВт
	8701 90 310 0	- - - - аз 59 кВт то 75 кВт
	8701 90 350 0	- - - - аз 75 кВт то 90 кВт
	8701 90 390	- - - - - зиёда аз 90 кВт :
	8701 90 500 0	- - пеш дар истифода буда
5.	8716 20 000 0	- Ядакҳо ва нимядакҳо барои хочагии қишлоқ

Эзоҳ:

I. Таснифоти молҳо тибқи феҳристи номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ
Идтиҳоди иқтисодии ЕврАзия (НМ ФИХ ЕврАзЭС) гузошта шудааст.

ЗАМИМАИ № 8

ЛОИҲА
ҚАРОР
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ворид намудани тағирот ва иловаҳо ба Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 01 Октябр 2007сол №489

Дар асоси банди 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Санадҳои меъёри хуқуқӣ»
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Ба қарори Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1 октябр соли 2007 №489 « Дар бораи тасдиқи Номгӯи техниқаи
кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванде , ки аз пардохти андоз аз
арзиши иловашуда ва бочи гумruk озод карда мешаванд»

1. Номгӯ ва қисми 1 Қарор баъди қалимаи «техниқаи кишоварзӣ» илова кардан «ва
воридоти воситаҳои истехсоли кишоварзӣ».
2. Номгӯ замимагардидаи техниқаи кишоварзии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон
воридшаванде, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумruk озод
карда мешаванд бо илова намудани қисми 6, 7 ва 8 бо мазмуни зерин тасдиқ карда
шавад .

№	Код тибқи НМ ФИХ	Феҳристи номгӯи молҳо.
6.	1205101000	Тухми маъсар барои кишт.
	1206001000	Тухми офтобпараст барои кишт.
	1207999700	Тухмӣ ва ҳосили дигар зироатҳои равғандиҳанда, майдана карда шуда ё майда нашуда ва гайра.
	1209100000	Тухми лаблабуи қанд.
	1209210000	Тухми юнучқа барои кишт.
	1209999100	Тухмиҳои растаниҳое, ки куллан барои ба даст овардани гулҳо, ба гайр аз зернишондоди 1209300000.
7.	3808912000	Захрдоруҳо зидди ҳашароти заرارрасон дар асоси карбонати хлорид.
	3808913000	Захрдоруҳо зидди ҳашароти заرارрасон дар асоси карбонатҳо.
	3808914000	Захрдоруҳо зидди ҳашароти заرارрасон дар асоси пайвастаҳои модаҳои органики фосфорӣ.

	3808919000	Дигар захрдоруҳо зидди ҳашароти зарапрасон
	3808923000	Дигар захрдоруҳо зидди касалиҳои занбуруғи растаниҳо дар асоси дитиокарбаматҳо.
	3808924000	Дигар захрдоруҳо зидди касалиҳои занбуруғи растаниҳо дар асоси бензимидазолҳо.
	3808925000	Дигар захрдоруҳо зидди касалиҳои занбуруғи растаниҳо дар асоси диазолҳо ё триазолҳо.
	3808926000	Дигар захрдоруҳо зидди касалиҳои занбуруғи растаниҳо дар асоси диазинҳо ё морфолинҳо.
	3808928000	Дигар захрдоруҳо зидди касалиҳои занбуруғи растаниҳо .
	3808931100	Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона дар асоси феноксифитогормонҳо.
	3808931300	Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона дар асоси триазинҳо.
	3808931500	Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона дар асоси амидҳо.
	3808931700	Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона дар асоси карбаматҳо.
	3808932100	Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона дар асоси феноксифитогормонҳо.
	3808932300	Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона дар асоси якҷоягии карбамид, урасил ё карбамиди сульфонил.
	3808932700	Дигар воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона.
	3808939000	Батартибдароварандай афзоиши растаний.
	3808999000	Дигар захрдоруҳо зидди ҳашароти зарапрасон (Инсектисинҳо) родентисинҳо, захрдоруҳо зидди касалиҳои занбуруғи растаний (Фунгисидҳо), Воситаҳои химиёвии дафъи алафҳои бегона (Гербисидҳо) воситаҳои муқобили сабзиш ва Батартибдароварандай афзоиши растаний, воситаҳои дизенфиксационӣ ва ба он баробар карда шуда ва дар намуди тайъёр.
8.	3102101000	Мочевина, дорои бештар аз 45 % вазни азот дар тавозуни масолехи хушки беоб.
8.	3102210000	Сулфати аммоний.

	3102309000	Дигар нитрати аммоний.
	3102409000	Омехтаи нитрати аммоний бо карбонати кальсий ва бо дигар модаҳои гайриорганикӣ ва нурии минералие, ки бештар аз 28% азотро дорост.
	3102509000	Дигар нитрати натрий.
	3102800000	Омехтаи мочевин ва нитрати аммоний дар маҳлули обӣ ё аммиак.
	3103109000	Боқимонда суперфосфатҳо.
	3103900000	Боқимонда нуриҳои фосфорӣ.
	3104201000	Хлориди калийдор , дорои на бештар аз 45% калий дар тавозуни K2O дар масолеҳи хушки беоб.
	3104300000	Сульфати калий.
	3104900000	Боқимонда нуриҳои минералӣ, кимиёвӣ ва калийдор.
	3105209000	Боқимонда нуриҳои минералӣ ё кимиёвӣ, дорои 3 намуди таркибашон аз азот, фосфор ва калий мебошанд.
	3105510000	Нуриҳое , ки дорои нитратҳо ва фосфатҳо.
	3105590000	Боқимонда нуриҳои минералӣ ё кимиёвӣ, дорои 2 намуди таркибашон аз азот ва фосфор мебошанд.
	3105601000	Суперфосфати калийдор.
	3105609000	Боқимонда нуриҳои минералӣ ё кимиёвӣ, дорои 2 намуди таркибашон аз калий ва фосфор мебошанд.
	3105909900	Боқимонда нуриҳои минералӣ ё кимиёвӣ.

РҮЙХАТИ САРЧАШМАҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
2. Аҳдномаи генералӣ оид ба тариф ва савдо
3. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон
4. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти замин»
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)»
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон».
9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор»
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
11. Қарори Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ» майи 2002 с.
12. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2002 с. № 209 «Дар бораи маъқул донистани ҳуҷҷати Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ»
13. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.07.2006 с. № 290 «Дар бораи Барномаи мубориза бар зидди касалиҳо ва ҳашароти заرارрасони боғу токзори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010».
14. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи 2006 с. № 193, «Дар бораи тасдиқи Номгӯи таҷҳизоти тиббӣ ва фармасевтӣ, асбобҳои тиббӣ, ки ҳангоми воридот аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумrukӣ озод мебошанд»
15. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи 2005 сол № 13 «Дар бораи ба таъхир гузоштани мӯҳлати пардохти бочи гумrukӣ ва андоз аз арзиши иловашуда ба субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарордодҳои фучерсӣ-форвардӣ сӯзишвории дизелӣ, нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳо ворид менамоянд».
16. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.11.1995 с. № 672 «Дар бораи тадбирҳои пешгирии паҳншавии малах ва дигар заرارрасонҳои зироатҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
17. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.03.2004 с. № 86 «Оид ба Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2015 »

18. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.12.2006 с. № 516 «Дар бораи тасдиқи Барномаи рушди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2015 »
19. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.10.2002 г. № 385 «Дар бораи таҷдиди сохтори корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ дар давраи солҳои 2002-2005»
20. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 472 аз 2.12.2005 сол «Дар бораи тасдиқи хироҷҳои гумруқӣ барои хизматрасонии гумруқӣ»

Дигар сарчаймаҳо:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Республикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (15.04.2009 с.)
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (20.04.2006 с.)
3. Рӯзномаи ASIA-Plfs аз 14.06.2007 № 24.
4. Рӯзномаи ASIA-Plfs аз 18.01.2007. № 3
5. www.akipress.org
6. www.president.tj

Агентии ИМА оид ба рушди байналмиллалы (USAID)
Миссияи минтақавы дар Осиёи Марказӣ
050010, Қазоқистон, Алмато,
куч. Қозибек би, 41
Тел: (+7 327) 250-76-12
Факс: (+7 327) 250-76-35
<http://centralasia.usaid.gov>